


АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj Нашрияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуаబдуллоҳи Рӯдакӣ*
www.kgu.tj №4 (328) 30-юми марта соли 2022, ҷоршанбе (оғози нашр: соли 1994)

**ҶАШНИ ФАРХУНДАИ НАВРӯЗИ
БАЙНАЛМИЛАЙ МУБОРАК БОШАД,
ҲАМВАТАНОНИ АЗИЗ!**



Наврӯз, ки дар сарнавишти миплати мо ва тамоми меросбарони ин ганцинаи бебаҳои бостонӣ нақши барҷаста дорад, ҳамчун падидай хотакори фарҳангиву тамаддунии дар айни замон ҷаҳонишуда тайи ҳазорсолаҳо инсонҳоро ба таҳаммулгарониву ҳамдигарфаҳмӣ, ваҳдату дӯстӣ, созандагиву оғарандагӣ, барои эҷод ва бунёди зиндагии бехтар, дӯст доштани ҳаёт ва табиат ҳидоят кардааст.

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН

ТАЧЛИЛИ НАВРӯЗИ
БАЙНАЛМИЛАЙ



ТАБРИКОТИ
РЕКТОРИ ДОНИШГОҲ



МУТАҲАССИСИ
БАЛАНДИХТИСОС ВА
ОЛИМИ БАРКАМОЛ




ЧОЙГОҲИ ЗАНОНУ БОНУВОН
ДАР ҶОМЕА

ТАЧРИБАОМӯЗИИ ПЕДАГОГӢ
ЗАМИНАИ КАСБ

ЗАМИНАИ ИНКИШОФЁБӢИ
МАЙПАРАСТИИ ДОИМӢ

80-СОЛАГӢ МУБОРАК,
УСТОД!



ПАЁМИ ШОДБОШИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА ИФТИХОРИ ҶАШНИ НАВРӮЗ

19.03.2022, шаҳри Душанбе

Ҳамваташони азиз!

Ҳамаи шуморо ба муносабати фарорасии ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ самимона табрику таҳният мегӯям.

Сидқан орзумандам, ки баҳор ва ҷашни фарҳундаи Наврӯз имсолу солҳои дигар ба қишивари биҳиштосои мо шодиву нишот, қушишу дастовардҳои нав ва баракату фаровонӣ оварад.

Наврӯз, ки дар сарнавишти миллати мо ва тамоми меросбарони ин ганҷинаи бебаҳои бостонӣ нақши барҷаста дорад, ҳамчун падидаи нотакори фарҳангни таъаддуни дар айни замон ҷаҳонишуда тайи ҳазорсолаҳо инсонҳоро ба таҳаммулгароиву ҳамдигарфахӣ, ваҳдату дӯстӣ, созандагиву оғарандагӣ, барои эҷод ва бунёди зиндагии беҳтар, дӯст доштани ҳаёт ва табиат ҳидоят кардааст.

Мо ифтихор дорем, ки баъди соҳибистиклоп гардидан Тоҷикистони азизомон ин ҷашни бузурги аҷодиамонро умри дубора баҳшида, ба сатҳи байналмилалӣ расонидани мақоми онро таъмин кардем ва ин ойини деринai ниёғонамонро ҳар сол дар саросари мамлакат бо иштироки тамоми сокинони қишивар таҷлil менамоем.

Ҷаҳонӣ шудани Наврӯз мо - ворисони ин ҷашни бостониро водор месозад, ки дар баробари ифтихор кардан аз ин ойини дерина, барои минбаъд эҳё намудану ривоҷ додани суннатҳои аҳлоқиву маънавӣ ва фарҳангии он бештар кӯшиш намоем ва ҷиҳати ба аҳли башар боз ҳам беҳтар муаррифӣ намудани фазилатҳои инсонпарварони Наврӯз пайваста саъю талош варзем.

Вобаста ба ин, хотиррасон месозам, ки арҷ гузоштан ба гузаштаи пурiftixor барои ташаккули маънавӣ ёнаслҳои имрӯзу оянда нақши қалидӣ дорад.

Аз нав зинда гардонидани расму ойинҳо, суннату анъанаҳо ва либосҳои миллӣ, маросими ҷашни бостонӣ, аз ҷумла Сада, Наврӯз, Тирғон, Меҳрғон ва барқарорсозии номҳои ҷуғроғии таърихии сарзамини қуҳанбунёдамон ба тақвияти ҳофизаи таърихиву ҳисси миллии мардуми қишивар ва маҳсусан, наврасону ҷавонон мусоидат менамояд.

Боиси қаноатмандии зиёд аст, ки дар баробари эҳё намудани суннатҳои наврӯзӣ мардуми заҳматпешавӣ созандай мо тиқи анъанаи нек гулгашту боғҳои нав бунёд мекунанд.

Дарвоқеъ, ниҳолшинонӣ ва гулгардониву гулшинонӣ аз ҷумлаи муҳимтарин падидаҳои зебоипарастии фарҳангии Наврӯз аст, ки намунаи он дар симои пойтаҳти қишивари азизомон равшан намудор мебошад.

Наврӯз, пеш аз ҳама, ҷашни қишиварзорон аст ва онро, аз ҳама бештар, дедҳонон интизорӣ мекашанд.

Мардуми мо дар баробари тантанаҳои наврӯзӣ ба қиши ту кори баҳорӣ машғул мешаванд, бо нияти нек ба замин донаи ризқу рӯй мекоранд, ниҳол мешинонанд ва дигар корҳои баҳорiro оғоз мекунанд.

Фазилати Наврӯз ҳамчун ҷашни пайванди инсон бо табиат дар вусъати амалҳои созандагиву ободкорӣ ифода мейёбад.

Аз ин рӯ, мардуми мо чун анъана ба пешвози Наврӯз манзилу кошона ва кӯчаву маҳалли зисти худро тозаву обод мекунанд, зеро файзу баракат дар ҷоест, ки покизагиву ободӣ бошад.

Фазилати дигари Наврӯз ин аст, ки одамон ба истиқболи он бо хушҳолии зиёд омодагӣ мебинанд, қинаву адватро фаромӯш мекунанд, рӯзи нав ва

ҷашни сари солро бо умеди он, ки сол пурфайзу бобаракат ояд, бо дилу нияти пок ва сару либоси тозаву озода пешвоз мегиранд.

Мо - тоҷикон соҳиби адабиёту фарҳанги ганини қадима буда, аксари ташабbusҳои байналмилалӣ, ки дар арсаи ҷаҳонӣ аз ҷониби Тоҷикистони соҳибистиклоп пешбарӣ карда мешаванд, маҳз аз ҳамин фарҳангу маънавиёти деринai ҳалқамон сарҷашма мегиранд.

Басо рамзист, ки 22 марта соли 2018 дар айёми наврӯзӣ ва дар "Рӯзи ҷаҳонии об" татбиқи ташабbusи нави Тоҷикистон - Даҳсолаи байналмилалӣ амал "Об барои рушди устувор" барои солҳои 2018 - 2028 оғоз гардид.

Яъне ҳоло ибтикори ҷоруми қишивари мо дар миқёси сайёра амалӣ шуда истодааст, ки албатта, мои сарфарозиву ифтихори ҳар як шаҳрванди мамлакат мебошад.

Ташабbusҳои сатҳи байналмилalӣ Тоҷикистон дар масъалаи об бесабаб нестанд, зеро об дар тамадduн ва фарҳанги мардуми ориёниҳоди мо асрҳои аср мақоми бисёр баланду арзишманд дошта, ҳалқи тоҷик аз замонҳои қадим чун мардуми шаҳрсозу шаҳрнишин, қишиварзу ободгар ва соҳиби марказҳои бostonivу ҷӯтироғардидai маданияти заминдорӣ шинохта шудааст.

Умединор, ки Наврӯз имсола бо қадамҳои мубораки худ ба мардуми қуҳанбунёду тамадduнсоз ва заҳматдӯсти тоҷик дар роҳи талошҳои созандаву бунёдкорона ва ободонии қишивари соҳибистиклопамон фатҳу қушишҳои нав меовараద.

Мо Наврӯз имсоларо дар айёме ҷашн мегирем, ки дар саросари мамлакат кору пайкори созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқболи давлатии Тоҷикистон идома дорад.

Мардуми сарбаланди мо хуб медонанд, ки истиқболи воқеиро танҳо бо заҳмати созандга, тафаккури пешрафта, ҳэсоси гарми ватандӯстӣ ва маъсъулияти баланди шаҳрвандӣ метавон пуштибонӣ кард ва таҳқиму тақвият баҳшид.

Ин рисолати таърихӣ ва қарзи муқаддаси шаҳрвандӣ дар шароити ниҳоят ҳассос ва авзои мураккаби сиёсиву низомии ҷаҳони имрӯза бар дӯши мову шумо, яъне ҳар як фарди бонангӯ номуси чомеа вазифаҳои басо душвор, пурмасъулият ва тақдирсоз мегузорад.

Дар шароити бавучудомадаи қунуни ми бояд барои ҳимояи истиқболу озодии Ватани муқаддасамон ва дастовардҳои таърихии он - сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва ҳифзи манфиатҳои миллии давлати мономон омода бошем.

Дар пешвӣ давлати соҳибистиклопи мо барои солҳои наздиктарин ҳадафҳои бузурги стратегӣ ва сарништос ҷарор доранд, ки ми бояд ҳамеша дар андешаи татbiқi амалии онҳо бошем.

Ҳамваташони азiz!

Яке аз суннатҳои инсондӯстони Наврӯз бахшиши гуноҳи яқдигар, навозиши ятимону маъюбон, аёдати падару модарон, беморону калонсолон ва ҳайру саҳоват ба дармондагону ниёзмандон мебошад.

Боиси қаноатмандист, ки ҷавонмардони саҳovatmandi мо ин анъанаи неки ниёғонамонро идома баҳшида, ба ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоату муҳтоҷон пайваста дасти мадад дароз мекунанд.

Мо ҷашни бostonии ниёғonamон - Наврӯz bainalmilaliro dар давлати соҳiбistiklop obod va dar sharoiti sulhu siboti komila tachlil menamoyem, kи in neymati buzurg ast.



Мо бояд ба қадри ин неъмат расем ва шукronai онро ба ҷо оварем.

Ба хурду бузурги мардуми азизи Тоҷикистон муроҷиат мекунам, ки Ватани маҳбубамонро сидқан дӯст доред, босабру таҳammul бошед, иззату ҷӯтиromi ҳамdigarro ба ҷo оваред, дар laҳzaҳoи душвору daсти ҳamdigarro gired va shukrona kuned, kи дар Vatani oromu osuda va давлати ozoda soҳibixtiēr umr ba sar mebared.

Du soli guzashtha, jaъne davraи paҳnshawavi bermorii Kovid-19 nishon dod, kи дар laҳzaҳoи dushvoru vaznин ҳamam давлатҳо dар fikri marдуми hud va dar taloši ҳallli mушкиloti hesh meboшand.

Dar chunin vazъiyati kamchinii maҳsulot, boloravii narxhо, қatъ garidani intiқoli molu maҳsulot va ҳattot mawodi doruvori dar baini қiшиварҳо boisi aziyati millionҳo naftar odamon garid.

Mardumi shariifi Toҷikiстон boyad dar ёd doшta boшand, kи mo rӯzҳoи az in ҳam vaznintar, solҳo bissér saхtu ҳalokatbori chanги taҳmiliи шaҳrvandӣ va du soli oҳir bermorii siroyati Kovid-19-ro pasi sar karde.

Az in liҳoz, mo boyad bo sabru taҳammul boшem, ba voҳimavu taҳluка naaftem va bavar doшta boшem, kи mушкиloti imrӯza muvaқqatӣ va guzarandaand.

Dar chunin shariiti, mo ҳargiz naboyad ba umedi digaron shavem, minbaъd niz sarjamъu muttaҳid boшem, aҳlonha kor kuned, sofdilona zaҳmat kashem va kambudivu mушкиliҳo zindagiамонро hudemon bartaraф sozem.

Mahsusan, deҳқонони asili mo, kи soҳibiy tačribai zиёdi қiшиvarzӣ va madaniyat balandi zamindorӣ meboшand, boyad az ҳar rӯzi musoidi baҳorӣ oқilonavu samaranok istifoda бурда, қiшиukori baҳoriro, kи omili taъminkunandai fayzu barakati xoni navrӯzӣ va rӯzgori halkamон ба ҳisob meravad, vusъat baҳshand.

Zarur ast, kи istifoda ҳar як vačab zamin va az zamindorӣ obӣ rӯniyidani se - chor ҳosil taъmin karda shavad.

In jaъe az roҳҳoи asosii bo maҳsulot istehxoli hudӣ ҳarchi beҳtar taъmin namudani aҳolӣ va peshgirӣ karDani boloravii narxi mawodi fizoyi meboшad.

Dar davrae, kи bashaariyat vaznintar solҳo tаъrihi hudro az sar meguzarond, mo boz ҳam beҳtar

sarfakor boшem va ba isrofkorӣ roҳ nadixem.

Moҳi apreli soli guzashtha dar murоҷiati hud ba marдуми Toҷikiстон vazъiyati niҳoят mушкиli ҷaҳonro taъkid karda budam.

Soli ҷor vobasta ba taҳrimҳo iktisodiy va digar nizoъxoe, kи rӯz ba rӯz shiddat giriftha istodaand, vazъi tаъminot bo mawodi fizoyi dar bissér mintaqâҳo olam xele mушкиl garidaast, kи taъsiri on ba ҳama, az chumla ba қiшиvari mo niz merasad.

Bori digar taъkid mесозам, kи bo darnezardarshi vazъi baamalomada ҳar як oila boyad sarfaю sariшtaкорiro riоя namoyad.

Chunonki solҳo oҳir borҳo хотirniшon karda budam, ҳar яk oila boyad zaҳiraи dusolai mawodi fizoyiro doшta boшad.

Ҳamchunin, хотirniшon mесозам, kи mo boyad ba taъlimu tarbijati farzandonamom, rushdi ilmu maorif, baҳusus, ilmҳo tabii, daқiqi va riъz, kи asosi omoda karDani mutahassissoni oяндасози milli meboшad, ҷӯtiбори avvalindaraча zoҳir namoem va naguzorem, kи dar baini chomeai mo va mahsuson, navrasonu ҷavonon andeşâҳoи hurofotivu tassub va unsurҳo farranghi begona nuフuz pайдо namoyand.

Ҷашни Navrӯz, kи imrӯzҳo dar diъri biҳishtosoi mo tаъlil megarad, pайvandgarzi zamondox, nighaxdorandai sunnatҳoи woloи niёғon, решapayvandi naslҳo, bozgash ba asli xesh va ҷӯei beҳtarin rasmi oйin va anъanaҳoи milliamon meboшad.

Bovar doram, kи mo bo zaҳmati aҳlonai marдумi zaҳmatқarinamona, ba ҳadafҳoи neki hud merasem, Toҷikiстонi maҳbubamono dar oянданi nazdik ba yak mulki obodu peshrafta tabdid medixem va nuフuz obroui onro dar baini chomeai ҷaҳonj bоз ҳam taҳkimi tаъvihat mebahshem.

Bori digar farrasii Soli navi aҷdodiy - Navrӯz bainalmilaliro ba tamomni marдумi shariifi mamlaқat, ҳamvataшonи burunmarz, kulli toҷikonu forсisabononi ҷaҳon va marдумoni ҳavzaи tamadduни Navrӯz samimona tаъriku taҳkimi tаъvihat gufta, orzu menamoyam, kи baxtu saodat va ҳaiру baракat dar ҳar xonaدونi қiшиvaramон va sulҳu oromӣ, siboti siёsӣ va vaҳdati milli dar Toҷikiстонi soҳibistiklopamон covidon boшad.

Ҷашни farranghi Navrӯz bainalmilalӣ muborak boшad, ҳamvataшonи aзiz!

80-СОЛАГӢ МУБОРАҚ, УСТОД!



Зиндагӣ дар садафи хеш
гуҳар соҳтан аст,
Дар дили шуъла фурӯ
рафтани нағдохтани аст.
Мазҳаби зиндадилон
хоби парешоне нест,
Аз ҳамин хоб ҷаҳони
дигаре соҳтан аст.

Мусаллам аст, ки рисолати
азалии инсон дар муддати ҳаёте,
ки ў ба сар мебарад, на танҳо
зистану зинда мондан, балки
ҳамин мазмунро бо пайкорҳои
манфиатовар тавъам соҳтан аст.
Ба таври дигар, сангиди таҳдobi
ҳастии инсонро дар масири зин-
дагӣ ба сар бурдани рӯзгори
хушу хуб, бо ҷомеа ҳамқадаму
ҳамсоз будан ва фонда расони-
дан ба он ташкил медиҳад. Аз ин
ҷо, хуш бар ҳоли он қасоне бояд
буд, ки ҷунин ҳадафро дар пеш-
доранду аллакай мақому марта-
бай шахсияти комилро пушти сар
кардаанд. Албатта, ҷунин комё-
бию фатҳи куллаи мақсад буд ба
талошҳои ҳадафрас ва заҳмати
ҳамвора осон ба даст намоед. Дар
ин роҳ азхудгузаштanhovу
ҷонбозӣ ва тақмилу тавсееи ақлу-
рӯҳ ва донишу заковати фитрӣ
зарур мебояд. Маҳз ба тавассу-
ти ҷунин афзалиятҳо, ки инсонро
ба сони гавҳари шабҷирig дар-
дили шаби торик ба ҷилва меди-
ҳанд, ў метавонад дар миёни
ҳазору миллионҳо ҳамсафонаш
обириӯ ва эҳтироми абадиро моли
худ гардонад.

Суҳан дар бораи доктори ил-
мҳои педагогӣ, профессори ка-
федраи биологии Донишгоҳи давlatии
Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
Мирзоев Салим Сайдалиевич мера-
вад, зеро 26-уми март ба синни мубораки 80-
солагӣ қадам гузошт.

Мирзоев Салим Сайдалиевич
26-уми марта соли 1942 дар
дехаи Диҳои ноҳияи Шӯрообод
(собиқ, н. Даҷтичум) дар оилаи
хизматчи таваллуд шудааст.
Номбурда соли 1950 ба синфи
1-уми мактаби 7-солаи ба номи
Оқтабри ҳамин деха қабул шуда,
таҳсилро то синфи 5-ум идома-
дода, ба синфи 6-ум мегузарad.

Бо сабаби муҳочир шудани со-
кинони ноҳияҳои дурдасти кӯхи-
стон оилаи онҳоро ба колхози ба
номи Ленини н. Москва (ҳоло
Мир Сайдид Алии Ҳамадонӣ) мек-
ӯчонанд ва таҳсилашро дар
синфи 6-уми мактаби миёнаи
раками 4-и ба номи А.С. Пушки-
ни ҳамин ноҳия давом медиҳад.
Ин боргоҳи илму маърифатро
соли 1960 ҳатм намуда, худи
ҳамин сол ба факултети табиат-
шиносӣ Инstituti давlatии
педагогии Ленинобод ба номи
С.М. Киров (ҳоло Донишгоҳи дав-
латии Ҳуҷанд ба номи Б. Гафу-
ров) дохил мешавад ва онро соли
1965 бо ихтисоси муаллими би-
ология ҳатм менамояд. Тибқи пеш-
ниҳод ва тавсияи комиссияи
ВМҶТ оид ба тақсимоти ҳатмкӯ-
нандагони макtabҳои олии ҷум-
хӯрӣ Мирзоев Салим ба ноҳияи
Москва ба ҳайси омӯзгор фiri-
стода мешавад. Мирзоев С.С.
фаъолияти корияшро аз ҳамин
ноҳия шурӯй намуда, соли 1965

Фаъолияти илмию ҷӯдии профессор Мир-
зоев С.С. домандор буда, ба тадқиқ ва
омӯзиши масъалаҳои умумибиологӣ, Ҷеко-
логӣ, дидактикуи педагогӣ бахшида шу-
даанд, ки дар рисолаҳои илмиӣ, китобҳои
дарсӣ, васоити таълимии методӣ, мақо-
лаҳои фишиурдаҳояш акс ёфтаанд.

дар мактаби 8-солаи ба номи
В.И.Чапаев, филиали Омӯзишгоҳи
тибии шаҳри Кӯлоб дар
ноҳияи Москва ва омӯзишгоҳи
қасбӣ- техникии рақами 17 ба
сифати муаллими химия ва био-
логия кору фаъолият менамояд.
Соли 1966 ба ҳайси методисти
фанҳои химия ва биologия
шуъбаи маорифа ва соли 1967
ҳамчун мудири қисми таъlimии
мактаби рақами 1-и ноҳияи
Москва ифои вазифa менамояд.
Соли 1968 тарииқи озмун ба ка-
федраи педагогика ва psicholog-
ияи Institutи давlatии педагогики
Kӯlоб (ҳоло Donishgoҳi давlatii
Kӯlob ба nоми Abuabduлloҳi Rӯdakī)
ба кор гузаш-
та, дар vaziifaҳои muallim, muallimi
kalon (soli 1971) faъoliat menamoyaд.
Solxoi 1975-1978 dar aspirantura
rӯzonaи Instituti fiziologiya
kӯdakoni navrasoni nadzi Aka-
demiai ilmҳoи pedagogiki
IЧШС taҳsил karda, soli 1978
mudiри kafedra tarbияi to-
maktabi, 31-umai mай soli 1988
risolai nomzadiasho taҳtun
unvoni "Xususiyatҳo etniki
(genetiki) ustuhonҳo pa-
nchaҳo dasti toҷikoni ӯzbekon",
taҳtun roxbari doktori ilmҳo
tibbi, professor Nikituk B.A.
difoy menamoyaд. Az soli 1991
inchonib dar vaziifaҳo dotson-
ti kafedra tabiatshinoi
(biologiya), raisi kumitaи itti-
fioki kasa拜ai muallimoni kor-
mandoni donishgoҳi va ҳamzamoni
mudiри kafedra biologiya
(solxoi 1991-1992) xodimi kalon-
ni (doktorantura) kafedraҳo
metodikai taъlimi biologiya
va pedagogika Universiteti
davlatii omӯzgori ба nomi
N.K.Krupskaii Federatasiya
Rossiya (solxoi 1992-1994), dekan
fakulteti chimia-biologiya
(solxoi 1996-2007), mudiри
kafedra biologiya (solxoi 2007-
2012) va professori kafedra
biologiya DDK ba nomi Abuab-
duлloҳi Rӯdakī kor karadaast.
26-umai marti soli 2011-um
risolai doktori xudro dars
mavzӯi "Eҳtimoliyati pedagogiki
tašakkuли шавқу завқи xonanda-
goni sinifҳo VI-XI dar chara-
ehti omӯziши biologiya" difoy
namudaand.

Vay az solxoi 1988 risolai
nomzadi difoy namuda, 29-umai
noyabri soli 1991 ба unvoni
dotsoni kafedra biologiya mu-
sharraf gardidaast. Az 12-umai
ionuni soli 1995 Uzvi vobastai
Akademiai ilmҳoи pedagogi
vaychitmoi Federationi Rossiya
mehboшad. Vay solxoi 1978-1983
mudiри kafedra tarbияi to-
maktabi, 1991- 1996 mudiри ka-
fedra biologiya va solxoi
1996-2007 ba ҳaysi dekan
fakulteti chimia va biologiya
Donishgoҳi давlatii Kӯlob kor
karadaast. Dar davraи roxbari
ӯ dar kafedra biologiya yak zuma-
ra muallimoni chavonu balaёқat
ba korҳo iлmӣ-tadқiqotӣ mash-
ul gardida, bo kūmaki ӯ 3 nafar
az rӯi ixtisosҳo muxtalif
risolai nomzadi difoy namuda-
and.

Vay az solxoi 1992-1994 dar
Universiteti omӯzgori ба nomi
N. K. Krupskaya i. sh. Moscow kormandi
kaloni ilmӣ буда, risolai
doktori xudro dars
mavzui "Eҳtimoliyati pedagogiki
tašakkuли шавқу завқi xonanda-
goni sinifҳo VI-XI dar chara-
ehti omӯziши biologiya" ba ančom
rasonida, baroi difoy ba Akade-
miae milliyyi Federationi Rossiya
peşniҳod namudaast. Nom-
burda muallifi ziёda az 180
maқolaҳo iлmivu metodӣ, fi-
shurdaҳo, 16 воситai taъlimi
va monografiya meboшad.

Az furasat istifoda burda,
Raёsat, ҳайатi professori
ustodoni donishgoҳi, inchunin,
ҳayati ҷӯdii rӯznomai "Anvo-
ri donish" ustodi gironiro bakh-
shiда ба 80-solagiaшon samimoni
na tabriku taҳnihat gufta, az dar-
goҳi Ҳudovand baroyaшon tansisi-
hati, umri bardavom, sari ba-
land, tani nerӯmand wa dar koru
faъoliatashon baror xonondan.

Taxjixi
"Anvori donish"

• Шеъри рӯз

МУҲАММАДГОИБ



ТОЧИКИСТОН ВАТАНИ НАВРӯЗ АСТ!

Базми гул дар ҷамани Наврӯз аст,
Даври ғул-ғулфикани Наврӯз аст,
To ба гардун сӯхани Наврӯз аст,
Точикистон ватани Наврӯз аст.

Бӯи Наврӯз расад аз ҳама дар,
Рӯи Наврӯз расад аз ҳама дар,
Ҳама дар piражани Наврӯз аст,
Точикистон ватани Наврӯз аст.

Ном Наврӯзу насаб Наврӯз аст,
Исми ҳар бахтталаб Наврӯз аст,
Фасли armonshikani Наврӯз аст,
Точикистон ватани Наврӯз аст.

Сабзгун пуштаву саҳрои Ватан,
Сабзгуш аст ҳама ҷои Ватан,
Сабз ҷон дар бадани Наврӯз аст,
Точикистон ватани Наврӯз аст.

Ба муродаш ҳама дилдода расад,
Ҳамаро бахти худодода расад,
Ҳама ҷо анҷумани Наврӯз аст,
Точикистон ватани Наврӯз аст.

ДУ ҲИҚМАТ

Дӯстони азиз! Мо дар ютуб шабакае бо номи
"Ҷаҳонгириш Рустамшо" созмон додем, ки
дар он беҳтарин қиссаҳо нақл карда мешаванд.
Az in хотир, ба шабакаи мо обуна шавед ва
ғизои маънавӣ гиряд!

РОҲИ ҲАҚ

Як замон амири кофириро
duxtare буд некамол ва ин
duxtar dini musalmoniro
pinxon қabul karda буд. Chand
xolmанду devona girdi dash-
tu biёbon megash. Xarchand tabi-
bon iloq karand, sud nadosh. Yek az
buzurgoni diлbost va dar biёbon nazdi-
ki on raft va Hudro, azza
va ҷallla ёд karad va Қуръon
xonad. Duxtar ba nazdi ӯ
omad va guft:

- Tu қistӣ?

Guft:

- Mardi musalmonam. Darego,
ki chun tu kase dar biёbon tanҳo
monda.

Duxtar guft:

- Maro ҳasrat naboshad,
zero in ki unsi man ba nomic
kalomi Hudost, azza va ҷallla
va toati on. Ҳasrati man on
vaqt bud, ki dar miёni begon-
gon budam.

Mard guft:

- Agar in ki kase turro maҳram
bud, turro ba xonai Hudost meburd.

Duxtar guft:

- Hudovandi maro xona ast, ki
man nadidaam?

Guft:

- Ore, Hudovandro xonaest, ki
sol ziyorat kunand va ҳa-
kuna...

Duxtar sar barovard va rӯy
sӯyismon karad va guft:

- Ҳaððo! Turro ҳaramast, ki in
man dididaam.

Ponar mardro guft:

- Maro bigardon. On mard rӯy
bigardonid. Chun boz rӯy sӯi on

karad, xonai Kaъbaro did nazdi
on ҳozir shud va on girdi Kaъba
tavoф mekarad.

Pas rӯy on taraf karad va guft:
- Эй ҷавонмард! Ҳар ки Ҳaқro
dӯst dorad, onro ba Makka boyad
shud, to tavoф kunaad va ҳar kiro
Ҳaқ dӯst dorad, Makkarо nazdi
on bixonad, to tavoф kunaad. Pas,
Kaъba va on duxtar ҳardu goib
shudand.

(az "Sawod-ul-aъzam")

НИЯТИ ҔАД

Як оилае xonai nav me-
rand va ba on ҷo kubasta me-
yand. Saҳar зан az xob mehesad
va az oina mebinad, ki zani
ҳamsoя лиbosҳo shustaашo
ba tor meovezad. Zan ba shavҳarash
megyad:

- Inro bin, zani ҳamsoя
libosҳo shustaash, lekin on
ҳo ҳam iflos ast. Maro, ki
oқil bud, ba suhanoni zanash
aҳamiyat namediҳad. Ҳamn tavr,
ҳar vaqt ki ҳamsoя libosҳo shustaash
meovext, зан ҳaирон mewshud,
ki chi қadar onҳo iflosand. Yak
saҳar ba oina mениgarad va dod
mezandal:

- Oxoooo! Libosҳo imrӯz
tosa-ke..! Ba fikram, chomaşui-
ro éd giriftaast.

Шavҳarash megyad:

- Ne, man imrӯz barvaqtтар
hestam va oinaamomro tosa kar-
dam.

Мантиқ: Ҳamn tavr, pesh az
on ki ba digaron baҳo diҳem,
boyad

Taxjixi
Ҷaҳонgiр RUSTAMSHO



Зайналбай ХОЛИКОВА,
номзади илмҳои филологӣ, дотсент,
мудири кафедраи адабиёти тоҷик

(дар ҳошияни Паёми Президенти
мамлакат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 21.12.2021)

**Шумо (Пешвои миллат мадаронро дар назар доранд) ояндасози
миллати тоҷик ҳастед, оғарандою
бавуҷудовардаи наслу миллати
тоҷик шумоед, ояндаи ҳалқу миллат
дар дасти Шумост ва ояндаи
чомеа низ ба Шумо марбут аст.**

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН

Аз қадимулайӯм нақши Зан-Модар
дар катиба ва китобҳои асотири дар
мартабаи баланд гузашта шуда буд,
ки инро мадар мисоли малиқаи об-
Аноҳито дига метавонем ва то ба
нузули китоби муқаддаси мусулмонон
- Қуръони азимушаън дар оятҳои по-
каш ин олиҳаи ҳаётбахш тавсиф
ёфтааст (Сураи Нисо маҳз ба занон
бахшида шудааст).

Мавзуи мадар ва васфи он аз мав-
зӯъҳои паҳншудтарин дар таърихи
адабиёт ва фарҳанги ҷаҳонӣ мебо-
шад, зеро ин мавзуъ ба бузургтарин
симони бани башар иртибот мегирад
ва дар қатори офтобу замин ҳосияти
оғарандагӣ дорад.

"Дар қомуси башарият, - гуфтааст
донишманди эронӣ Ризо Исфаҳонӣ,
- ҳеч қалимае муқаддастар аз қалимаи
"мадар" наметавон пайдо кард.
Қалимае, ки сарҷашмаи ҳар муқадда-
сот аст. Ҳамаи меҳру муҳабbatҳои
башарӣ ҷилвае аз ёду номи ўст ва
ҳеч шаҳди ширине бидуни вуҷуди
поку муқаддаси ў муҳтаво наҳоҳад
дошт".

Маҳз меҳри бепоён ва навозиши

гарми модар моро ба оламу одам
ошно сохтааст.

Ин аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳда-
ти миллий - Пешвои миллат, Президен-
ти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
ин бузургии Зан-Модарро ҳамеша
эҳсос намудаву тамоми ҳукуқҳои зан-
онро дар пояти мадрон қарор дода-
аст ва зани тоҷик имрӯз гомҳои усту-
вор дар пешрафту шукуфои кишвар-
и азиз мегузорад ва занони тоҷик
имрӯз баробари мадрон ҳамқадами
ҳаётанд.

Сарвари давлат пайваста дар таҳ-
қиму густариши ҷомеаи имрӯза нақши
 занонро аз мадрон кам намебинанд.
Ҳатто баъзан аз баъзе мадрҳо онҳо-
ро боло мегузоранд, ки ба занону бо-
нувони мо нерӯю тавони тозае мебах-
шад. Пешвои миллат ҳамеша ғамҳо-
ри бонувону занони тоҷик ҳастанд.

Сарвари мамлакат дар ҳама воҳу-
рию суханрониҳо ва паёмҳои хеш аз
саҳми занон дар рушди ҷомеа сухан
ба миён оварда, занонро яке аз аф-
роди барои ҷомеа муҳим муаррифӣ
мекунанд.

Дар Паёми имсола низ, ки Садри
муazzами миллат санаи 21.12.2021 ба
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ироа карданд, нуктаҳои хеле муҳим-
ро дар васфи ин олиҳаи зебои арзёбӣ
намуданд. Албатта, дар ҳама самтҳо
саҳми занон назаррас аст. Maxsusan,
дар соҳаи маорифу тандурустӣ аз
мадрон дига, занон бештар фаъолият
карда истодаанд, ки Сарвари мам-
лакат дар Паёми имсола ин нуктаро
маҳsusan таъқид карданд: "Холо қарib
68 фоизи кормандони соҳаи танду-
руstӣ, беш аз 73 фоизи кормандони
соҳаи маориф, 27 фоизи кормандони
имл ва зиёда 23 фоизи онҳое, ки дар
соҳаи кишоварзӣ фаъолият доранд,
 занону мебошанд".

Пешвои миллат қайд карданд, ки:
"Занону бонувон дар баробари фаъ-
олият дар соҳаҳои иҷтимоӣ - илму
маориф, ҳизмати давлатӣ, кишоварзӣ
ва саноат, инчунин, дар соҳаҳои на-
клиёт, энергетика, алоқа, соҳтмону
меъморӣ, бонкорӣ, мақомоти ҳифзи
ҳукуқу тартибот ва дар сафи Қувваҳои
Мусаллаҳи кишвар низ соғдилонау
содиқона заҳмат қашида истодаанд.
Маҳз ба ҳамин хотир, баланд бар-

доштани мақоми зан-
он, аз ҷумла дар
мақомоти роҳбарикун-
нанд ҳамеша дар
мадди назари Ҳуку-
мати мамлакат қарор
дорад".

Президенти кишвар, муҳтарам Эмо-
малӣ Раҳмон бештар ба он хотир ба қадри
занон мерасанд, ки онҳо, пеш аз ҳама,
МОДАР - ба вуҷуд-
варандаи инсоният
ҳастанд: "Мо бояд як
нуктаи муҳимро дар
ёд дошта бошем, ки
зан-модар мавҷуди муқаддас мебо-
шад ва ҳамаи сиёсатмадорону до-
нишмандон ва бузургони олам, аз
ҷумла Пайғамбари ислом аз домани
поки мадор ба дунё омадаанд ва бо
шири ҷонбахши ў бузург шудаанд.
Воқеан мақоми зан-модар дар Ислом
бисёр баланд мебошад ва беҳуда
нест, ки дар Қуръони Карим сурои ҷа-
ҳорум бо номи "Нисо" (занон) нозил
шудааст.

Бинобар ин, ба ҷо овардани иззату
эҳтироми мадарону занон ва бо-
нувону дуҳтарон, саъю талош ба ҳо-
тири ҳалли мушкилоти онҳо ва фа-
роҳам овардани шароит барои илму
донишомӯзӣ ва соҳиби қасбу ҳунар
гардидани дуҳтарон вазифаи ҷонии
мо мебошад".

Зиёда аз ин, мо ҳурмату эҳтироми
Сарвари давлатро нисбат ба мадари
азизу меҳрубонашон медиҳем, ки ин
ҳам барои ҳар як фарди соҳибақл
дарси ибрат шуда метавонад. Пеш-
вои миллат ба кучое сафар мекар-
данд ва ё барои коре камар мебас-
танд, албатта дуои мадарро меги-
рифтанд, то барору қӯшиш насибаш-
шон бошад. Модари дуогӯ ду даст
боло аз даргоҳи Илоҳӣ тансихатӣ ва
барори кори фарзандашро талаб мекард.
Чуноне ки мегӯянд: "Ниҳол аз
оба инсон аз дуо баҳра мегирад".
Лоиқи ширинкалом низ дар ин ҳусус
гуфтааст:

Дуои ҳайр мекоҳам, аё мадар, дуои
ҳайр мекоҳам,

Ниҳол аз обу одам аз дуо ёбад ка-

моли умр...

Ин хуҷрафтории Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллий - Пешвои миллат, муҳ-
тараф Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба мад-
ари хеш, нисбат ба ҳамсари хеш ва
нисбат ба дуҳтарону ҳешовандони
хеш бе ҳикмат нест. Ҳикматаш дар он
аст, ки Сарвари оқилиу хирадманди
миллати тоҷик аз гуфтаҳои Ҳудован-
ду Расули барҳақи ў, ҳазрати Муҳам-
мад (дуруд бар ў) боҳабар ҳастанд ва
дар зиндагӣ онҳоро сармашки кори
худ намуда, аз рӯи онҳо амал мекун-
анд ва баракати дуои мадарро низ
диданд.

Чунон ки Расули Ҳудо (дуруд бар
ӯ) дар яке аз ҳадисҳои покаш гуфта-
аст: "Ҳудованд аз хуҷрафтории шумо
бо занон ҳурсанд мегардад, зеро
онон мадарони шумо, дуҳтарони
шумо ва холаҳои шумо ҳастанд. Пас,
ҳукуқи ононро ба дasti эшон супор-
ед".

Аз рӯи ривояти ҳалқии тоҷикӣ бо-
шад, аҷдодони мо таваллуди дуҳтар-
ро дар ҳонадон рамзи ҳусн, нур, зиё,
рӯшӣ ва зебои медонанд. Ақидае
байни маддуми мо ҷорист, ки бо ба
дунё омадани дуҳтар ҷиҳил шабо-
нарӯз нур борида, олам гулистон мешавад.

Агар ҷунин башад, пас, биёд ба
қадри Зан-Модар бирасем, онҳоро
азиз дорем, эҳтиром намоем ва аз
Пешвои муazzами миллати тоҷик,
Сарвари оқилиу донишманди хеш қад-
ррони қадршиносиро нисбати Зан-
Модар омӯзем.

**ба дил пиру ҷавонро,
Айёми ҷавонист
замирову замонро.**

Мутафаккири адабиёти тоҷику
форс Умарӣ Ҳайём як силсила рубо-
иёт оид ба зебоии фасли баҳор ва
таровату дилғиребии он гуфтааст,
боз ба унвони "Наврӯзнома" асари
максуси имлӣ таълиф кардааст:

Бар ҷеҳраи гул насими

Наерӯз ҳуш аст,

Дар саҳни ҷаман рӯи

дилафрӯз ҳуш аст.

Аз дай, ки гузашт ҳар чӯй ғӯй,

ҳуш нест,

Ҳуш бошузи дӣ магӯ,

ки имрӯз ҳуш аст.

Тантанаи Наврӯз дар Тоҷикистони
тозаистиқлоламон, дар замони озод-
дию ҳушбахтӣ, серию пурӣ, баҳту
иқбол, дар замоне, ки худ баҳори бе-
ҳазон аст, боз ҳам накӯтар, боз ҳам
дилработар гирдидааст.

Имрӯз хурду қалони тамоми маду-
ми тоҷик иди миллии худ-Наврӯзи дил-
лафрӯз бо дастовардҳои нав ба
нави имлӣ ва меҳнатӣ, бо дилпурӣ
комил ва шодиву сурур пешвоз меги-
ранд.

Бигузор, имрӯзу фардо Наврӯзи
фарҳунда тантанаи баҳору күшту кор,
тантанаи шодию дилрабой, санчиши
қувваҳои меҳнатӣ ва эҷодии тамоми
маддуми кишвари азизамон қарор ги-
рад!

Имрӯз иди фарҳундаи Наврӯз ва
Баҳори нозанин гӯё ба миллати тоҷик
хитоб мекунад:

Пайке аз ҷониби гул аз

баҳри ту овардам,

Базми Наврӯзӣ намо!

Наврӯз дар даргоҳатон!

ҶОЙГОҲИ ЗАНОНУ БОНУВОН ДАР ҶОМЕА



Шариф БЕГИЕВ, саромӯзгори
кафедраи таҳсилоти ибтидой

қиlobi Октябри Ка-
бир аз таъқибот ва
бадбинии аҷнабиён,
диндорону амалдо-
рон раҳӣ ёфта, ду-
бора ба ҳизмати ҳалқ
даромад ва бори
сеюм дар давраи ба
даст овардани Истиқ-
оли Тоҷикистон бо
азму талошҳои Асос-
гузори сулҳу ваҳдати
миллий-Пешвои мил-
лат, муҳтарам Эмо-
малӣ Раҳмон мөҳи
майи соли 2009
ҷаҳонӣ шуд. Мөҳи
феврали соли 2010
бошад, Созмони Милали Муттаҳид бо
қабули ҳарор Наврӯзо ҷашни байнал-
милалӣ ўзлон кард. Ин ҳарор дар 64-
умин нишasti он қабул шуд ва сар-
вари давлатамон, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон тавассути кушишу талошҳои
механипарварони худ дар ҷаҳонӣ
гаштани Наврӯз ҳиссai сазовор гу-
заштанд.

Дар иди Наврӯз мутрибони ҳуҷ-
нашаво, ҳофизони ҳуҷилҳом ва раққосаҳои
мафтункунандада дар домани кӯҳе ё
канори рӯди равоне ҳунарнамоӣ мекун-
анд. Ҳамаи хурду қалон, пиру бар-
но аз шунидани созу овоз лаззат бурда-
да, суруди зеринро замзама мекун-
анд.

Фасли Наврӯз аст айёми баҳор,
Гул шукуфту гашт олам лолазор.
Сӯи саҳро сабз ҳуррам меравад,



Аз насими аз ҳавои бегубор.

Наврӯз меояд. Шоирону нависан-
дагон дар васфи он шеъру таронаҳо,
қиссаву достон ва "Наврӯзнома"-ҳо
эҷод мекунанд.

Зебоии табият, рангоронии гулу-
лопа. Навою ҷаҳ-ҷаҳи булбулон Рӯд-
қии бузурго ба ваҷ овардааст, ки ў
гуфтааст:

Биҳанд пола бар саҳро,

ба сони ҷеҳраи Лайлӯ,

Бигиряд абр ба гардун,

ба сони дидави Мачнун.

Зи оби ҷӯй ҳар соат ҳаме

бӯи гулоб ояд,

Дар ў шустааст пиндорӣ

нигори ман рӯҳи гулгун.

Шоирни асри XI Абулфараҷи Рӯни
дар ситоши Наврӯз гуфтааст:

Наврӯз ҷавон кард

МУТАХАССИСИ БАЛАНДИХТИСОС ВА ОЛИМИ БАРКАМОЛ



*Сатор ФАФОРОВ,
номзади илмхой физика ва
математика, дотсенти кафедраи
физикии умумӣ*

Дар ҳар давру замон бо шахсиятхои начиб ва нексириште рӯ ба рӯ мешавем, ки ҳастии хешро ба хизмати мардум бахшида, дар ҷодаи илму маърифат мавқеи муайянero ишғол намудаанд. Яке аз ҷунин шахсиятҳо академик Самариддин Каримов маҳсуб мешуд. Рӯзгор ва фаъолияти ин шахси мӯътабар барои ҷавонони имрӯзӣ фардо намунаи ибрат ва мактаби ҳаёт аст.

Самариддин Каримов 27-уми соли 1939 дар оилаи деҳқон дар деҳаи Солмолидашти ноҳияи Балҷувон ба дунё омадааст. Ўбаробари дар мактаби миёна хонданаш дар кору фаъолияти деҳжонӣ барои оила меҳнат мекард ва баъди ҳатми мактаб ба Омӯзишишоҳи омӯзгории шаҳри Кӯлоб доҳил шуда, онро соли 1957 бо дипломи аъло ҳатм менамояд ва ҳамон сол ба шуъбаи физикии факултаи физика ва математикии Донишшоҳи миллии Тоҷикистон (собиқ Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин) доҳил мешавад. Пас аз ҳатми курси чорум ўбарио гузаштани таҷрибаи истеҳсолӣ ба Институти физикии нимноқилҳои Академияи илмҳои ИҶШС (дар Санкт - Петербург) фиристода мешавад. Зери роҳбарии доктори илмҳои техникӣ, барандаи Ҷоизаи давлатии ИҶШС А.В. Семенекевич рисолаи дипломӣ навишта, баъди бомувафғақият ҳимоя намудани он ба донишгоҳ бармегардад. Бо дарҳости роҳбарияти Академияи илмҳои ҷумхурӣ ба шуъбаи математика ва физика ба кор қабул мегардад. Баъдтар ин шуъба ба ду Институти мустақил - Институти физикаю техникаи ба номи С. Умаров ва Институти математика ҷудо мешавад. Президенти академия ва ҳамзамон директори Институти физикаю техника шодравон устод Султон Умаров рисолаи дипломии ўро хонда, дар баъзе ҷойҳои он бо қалам ишораҳо мекунад. Устод рисоларо ба ўбаргардонида мегӯяд, ки ҷойҳои ишора-гардидаро аз нав чоп карда биёрад. Пас аз он бо мактуби расмӣ ба сармуҳаррiri маҷаллаи "Аҳборот"-и Академияи илмҳои шуъбаи физика, математика, химия ва биология дастур медиҳад, ки мақоларо чоп намоянд. Ин мақола аз 18 саҳифа иборат буд.

Баъди нашри мақола Самариддини чавон ба кори илмий ба таври чиддӣ машғул мегардад. То доҳил шудан ба аспирантура - соли 1964 боз З мақолаи дигар дар ин маҷалла нашр менамояд.

Соли 1964 бо ташаббуси академик Султон Умаров як зумра олимони шинохтаи соҳавии ИЧШС, аз қабили В.М.Глазов, В.Н. Вигдорович, Е.Б. Соколов, А.С. Пашинкин, А.А. Айвазов барои сӯҳбат, машварат, ҳамкорӣ, тарбияни олимонии ҷавон ба Институти физика ва техникаи Академияи илмҳои ҷумҳурӣ ташриф оварданд.

Онҳо бо мутахассисони ҷавон сӯҳбат ороста, пас аз саволу ҷавоби зиёд доктори илмҳои кимиёӣ В.М.Глазов (ҳамон вақт 36-сола буданд) аз Институти пӯлод ва ҳӯлаи Москва (МИСИС - Московский Институт стали и сплавов) ба С. Каримов тақлиф кард, ки ба аспирантураи институтошон ҳуҷҷат супорад. Моҳи ноябрри соли 1964 ӯ ба аспирантураи назди кафедраи физикаи кимиёӣ институти номбурда доҳил шуд. Соли 1968 рисолаи худро ба-рои дарёфти дараҷаи илмии номзадӣ

илмҳои физика ва математика дифоф намуд. Ҳамон сол ба Душанбе баргашт ва дар Институти физикаю техникии Академияи илмҳо ба кор шурӯй кард. Аз байн чанд вақте нагузашта, рӯзе директори институт, академик Акобир Адҳамов ўро ба наздаш хонда, мегӯяд, ки буори Кумитаи Марказии Ҳизби коммунисти Тоҷикистон ва Вазорати маориф ўро муовини ректори Донишкадаи давлатии Кӯлоб меҳо-ҳанд таъиин кунанд. Самариддини ҷавон дар фикру ҳаёли мавзуи докторӣ ва докторантуре буд, вале ҷун аъзои ҳизби коммунист буд, имкони рад карданӣ ин пешниҳодро надорш.

Хамин тавр, мохи июли соли 1971 ба ҳайси мувонини ректор оид ба таълим, тарбия ва илм (як воҳиди корӣ) ба кор фиристода шуд.

Тақдир моро соли 1971 ба ин шахсият, академики Академияи муҳандисии байналмилалӣ, доктори илмҳои кимиё, профессор, Ходими шоистаи илми чумхӯрӣ, Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон Самариддин Каримов рӯ ба рӯ овард. У дар вазифаи муовини ректор оид ба таълиму тарбия ва илм адои хизмат карда, дар як муддати кӯтоҳ оид ба интиҳоби кадрҳо ва мусоидат ба таҳсили онҳо дар марказҳои илмии ҳамонзамонаи Иттиҳоди Шӯравӣ камар баст.

Бо роҳбарӣ ва роҳномоии ин шахсияти бузург як қатор шогирдон ба марказҳои илмии Федератсияи Русия, Украина, Беларусия сафарбар шуданд ва дар оянда онҳо сазовори дарача ва унвонҳои илмӣ гардианд. Вақте ки ў ба донишкада омад, дар он ҳамагӣ чор факулта, 3 нафар номзадҳои илм, дотсентон фаъолият доштанд. Дар тӯли адои вазифаи хизматӣ ва ректории ў дар ДДК (аз соли 1993 то соли 2004) шумораи факултаҳо ба 11, номзадҳои илм, дотсентон ба 130 нафар, докторони илм аз сифр ба 27 нафар расонида шуд, ки ҳоло онҳо дар донишгоҳҳои ҷумҳуриямон кор ва фаъолияти доранд. Шогирдони устод Владимир Уланов ва Валерий Курбатов докторони илм ва профессорони мактабҳои олии Русия мебошанд. Дар баробари фаъолияти маъмурӣ, роҳбарӣ ва омӯзгорӣ пайваста ба корҳои илмӣ - таҳқиқотӣ машғул мешуд. Ў моҳи ноябриси соли 1977 аввалин шуда, ба ҳайси ҳодими қалони илмӣ барои ба итмом расонидани рисолаи докторӣ ба Донишкадаи техникии электронии Маскав (Московский Институт электронной техники - МИЭТ) фиристо-

электроники таълини иштиреки" физик да мешавад. Дар ин чо роҳбар ва мушо-вири илмиаш академик В.М.Глазов ба ўчунин баҳо додаст: "С. Каримов худро ҳамчун мутахассиси варзида, баландпоя, баландхтисос ва олими баркамол нишон дод". Дар давоми кор ва таҳсил дар докторантура дар 50 симпозиуму конфронсҳои байналмилалӣ, умумииттифоқӣ ва ҷумҳурияйӣ бо маърӯзаҳои илмӣ ба-ромад кардааст. Дар тӯли фаъолияти худ беш аз 600 номгӯйи мақолаҳои илмӣ, монографияҳо, китобҳои таълимӣ ва аса-рҳои бунёдӣ таълиф намудааст, ки акса-ри онҳо ба забонҳои русӣ ва англисӣ нашр шудаанд. Қариб 90 дарсади ин аса-рҳо дар саҳифаҳои мачаллаҳои илмию Академияи илмҳои ИҶШС, серияҳои "Физикаи ҳароратҳои баланд", "Электроника", "Электронная техника", серияи "Материалы", "Физика ва техникии нимноқи-лҳо", "Неорганические материалы" ва гайра рӯйи чоп омадаанд.

Аз соли 1974 то соли 1991 мақолаҳои устод дар мачаллаҳои илмии ИМА, Англия, Олмон ба забони англсий тарҷума ва мунтазам нашр мешаванд. Хулоса, асарҳои бунёдие, ки С. Каримов навиштааст ва дар нашриётҳои бонуфузи ИЧШС чоп гардидаанд, аҳамияти байналмилалӣ доранд. Аз ҷумла "Полупроводниковые халькогениды таллия". - М.: Металлургия, 1982, 12 ҷ.ч. (зери таҳрири ақадемики АИ ИЧШС, барандаи Ҷоизаи давлатии ИЧШС, В.М.Глазов); "Введение в

физику и химию полупроводников". - М.: Высшая школа, 1985, 20 ч.ч. (зери таҳрири академики Академияи Беларус Н.Н.Сирота); "Основы физики и химии полупроводников". - М.: Просвещение, 1990, 18 ч.ч. (зери таҳрири академики АИ ИЧШС, барандаи Ҷоизаи давлатии ИЧШС, В.М.Глазов); "Физика и химия сложных алмазоподобных полупроводников". - М.: Наука, 19 ч.ч. (зери таҳрири академики АИ ИЧШС Я.И.Герасимов); "Физика и химия бинарных полупровод-

нъо дар қатори олимони шинохтаи ИҶШС, балки берун аз он, яъне дар хориҷ низ нуфузу эътибори баланд дорад, ўро бо корҳои илмиаш дар хориҷ низ нағз мешиносанд ва иззату эҳтиром менамоянд. Махсусан, арзиши илмию амалии рисолаи "Полупроводниковые халькогениды таллия" (1982)-ро ба назар гирифта, натиҷаҳои онро дар "Справочникҳо"-и байналмилалӣ ҷой додем, то ки дигарон низ аз он истифода баранд....". Ин суханон ҳангоми дифои рисолаи доктории ў садо додаанд. Вай соли 1987 бо ихтисоси "Физикаи химиявӣ" рисолаи докторӣ дифоъ намуд. Проблемае, ки академик машгули тадқиқи он шуд, дар ҳалли бисёр масъалаҳои муҳим ва ҷиддии истеҳсолот, техника ва ҳочагии ҳалқ ба таври васеъ мавриди истифода қарор ёфтаанд.

С. Каримов баъди ҳимояи рисолаи докторӣ ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб баргашт ва дар вазифаҳои гуногун: декани факултати физика, мудирии кафедраи кор карда, августи соли 1989 аз нав муовини ректор оид ба таълим, моҳи ноябрисоли 1993 ректори донишгоҳ таъйин гардид. Моҳи декабри соли 2004 бо сабаби ба нафақа баромаданаш аз вазифаи ректорӣ озод шуда, мудирии кафедра ва аз моҳи январи соли 2013 дар вазифаи профессори кафедраи физикии умумӣ фаъолият дошт.

Фаъолияти чамъияти устод низ бисёрчабҳа, серпаҳлу ва до-манадор мебошад. Устод чор даъват вакили маҷлиси намояндагони шаҳри Кӯлоб, ду даъват вакили маҷлиси намояндагони вилояти Ҳатлон интихоб гардидааст. Ў вакили "Анчумани умуми-иттифоқии кормандони соҳаи маорифи ҳалқи ИҶШС" соли 1988, аъзои Шурои умумииттифоқӣ доир ба соҳаи маорифи ҳалқи ИҶШС (солҳои 1988 - 1990), узви комиссияи эксперти назди маорифи ҳалқи ИҶШС "Доир ба нақшаю барномаҳои таълимии физикаи умумӣ ва назариявӣ" буд.

Мехнатҳои шоён ва бисёрсолаи академик С. Каримов аз ҷониби Ҳукумати собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, Вазорати маорифи ҳалқи ИҶШС, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маорифи кишвар бо нишони "Аълоҷии Вазорати мактабҳои олии ИҶШС" (соли 1988), бо медали Вазорати маорифи мактабҳои олии ИҶШС-“Барои корҳои шоён” (1993), соллҳои 1973 - 1974, 1981- 1983, 1989 қадр гардида, ғолиби мусобиқаҳои сотсиалистӣ, инчунин, ғолиби панҷсолаи 9-10 дониста шуда, бо ордени ғолиб сазовор мегардад.

Дар навбати худ Самариддин Каримов Аълоции маорифи Чумхурии Тоҷикистон (1985), Ҳодими шоистаи илми Чумхурии Тоҷикистон (1995), Арбоби илм ва техникии Тоҷикистон (2000) буда, бо Ифтихорномаи Президенти Чумхурии Тоҷикистон (1999), Медали академия ва пажӯҳишгоҳҳои муҳандисии давлатҳои исломӣ (Покистон, Қарочӣ, 1993), (Иордания, Уммон, 1995), сазовор гаштааст. Аъзои Федератсияи академия ва пажӯҳишгоҳҳои муҳандисии давлатҳои исломӣ (2000), академики муҳандисии Тоҷикистон (1992), академики филиали Академияи муҳандисии байналмилалӣ (ФР, 1994), узви пайвастаи Академия ва пажӯҳишгоҳҳои муҳандисии давлатҳои исломӣ (2000), нишони сарисинагии "Ифтихори Донишгоҳ" (2019), нишони идораи патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (2021), ҳамчунин дорандай зиёда аз 15 ифтихорномаи фахрӣ, дипломҳои дараҷаи якум ва ғайра мебошад. Шаш моҳ мешавад, ки Самариддин Каримов дар байни мо нест. Ӯ аз дидро рафт, лекин дар дили мо боқӣ монд. Ёдашон ба ҳайр бод!



Садгар ШЕРАЛИЕВА,
номзоди илми филология, дотсент,
мудири кафедраи таҳсилоти ибтидой

Дар таърихи фарҳанги мардуми тоҷик Наврӯз ҳамчун ҷаҳни хӯҷастапай, фарҳунда ва азизу арҷманӣ маҳсуб мейёбад. Он пайвандгари насли имрӯз бо расму ойин, меҳру садоқат ва анъанаҳои ниёғон мебошад. Яке аз маъбаҳои қадимтарине, ки дар он дар бораи ҷаҳни Наврӯз сухан меравад, китоби муқаддаси зардушиён Авасто мебошад, ки ба таърихи то се ҳазор сол пеш аз милод рост моеяд.

Гузашта аз ин, оид ба таърихи Наврӯз ва ҷаҳни Наврӯзни он дар байни қавмҳои тоҷику форс маълумоти пурҳамиятро дар "Наврӯзнома"-и Умарӣ Ҳайём, "Шоҳнома"-и Фирдавсӣ, "Осор-ул-боқия" ва "Ат-тафҳим"-и Абурайҳони Берунӣ, "Зайн-ул-ахбор"-и Абдусаиди Гардезӣ ва ҷанде дигарон метавон пайдо кард.

Мувофиқи ин маълумотномаҳо шоҳ Ҷамшед бунёдгузори ҷаҳни Наврӯз шинохта шудааст.

Дар сарҷашмаҳои ҳалқӣ омадааст, ки вақте шоҳ Ҷамшед таҳти худро дар баландӣ гузошта, шаҳрро назорат мекард, рӯшнони шафақмонанди офтоби фурӯраftaистода ба фарри шоҳии ў, ки аз тилло буд, бархурда, аз он ҷилои равшане падид омад. Мардум инро дид, гумон карданд, ки ҳуршед аз нав баромадааст ва гуфтанд "Магар рӯз шуд?". Ва гӯё аз ҳамон рӯз сар карда, Наврӯзро ҷаҳни мегирифтагӣ шуданд. Дар "Наврӯзнома" гуфта шудааст, ки шоҳ Ҷамшед ин рӯзро Наврӯз, яъне, рӯзи нав номида, ўро ба расму оин дохил намудааст.

Дар дарбори подшоҳони сосонӣ Нарӯз хеле бошукуҳу шаҳомати воло таҷлил мегашт. Намояндагони кишва-



менамояд. Наврӯз на танҳо аз рӯзи нав, оғози эҳёи табиат, балки аз расидани соли оғози кишти кори баҳорӣ, ғалабаи нур ба зулмот, некӣ ба бадӣ, хирад ба ҷаҳолат ва покиву садоқат мӯжда медиҳад.

Дар таърихи 18-уми феврали соли 2010 дар ҷаласаи 64-уми Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид таҳти фасли 49, ки унвони "Фарҳанги ҷаҳон"-ро дорад, қарорномаи "Рӯзи ҷаҳонии Наврӯз" ба тасвиб расид. Он

зуву амали худро бо ин ид пайванд медиҳанд.

Мардум дар ин ҷаҳни бошукуҳ ҳатман ҳонаву дари худро тозаву озода менамоянд, либосҳои идона ба бар мекунанд, шаҳсоне, ки бо яқдигар қаҳриянд, оштӣ мешаванд ва гуноҳи яқдигарро мебахшанд.

Анъанаҳои дигари Наврӯзӣ аз инҳо иборатанд: густурдани дастарҳони идона бо номгӯи ҷизҳо, ки аввали саршавии онҳо бо ҷарғоҳо син ва шин ва, инчунин, дар ҳони наврӯзӣ гузоштани тамоми анвои ҳӯроки милӣ, ки бештарашон аз ғалладона пухта мешаванд.

Ташкил намудани бозиҳои суннатии варзишӣ (гуштингирӣ, аспдавонӣ, бандкашӣ, пойғаҳ, ҷавғонбозӣ, гурзбардорӣ, тирпарронӣ, дастхонбонӣ); таронаҳонӣ (гулбазм); сумат

наказӣ, сайри наврӯзӣ ва амсоли инҳо ба ҳукми анъана даромада буд.

Ҳамаи ин анъанаҳои ҷаҳни Наврӯз қоидаҳои маҳсуси гузаронидани худро дорад, ки ҳатман риоя карда мешаванд.

Масалан, анъанаи сайри наврӯзӣ аз он иборат аст, ки дар айёми Наврӯз мардумон ҷаҳни баҳорро дар бобу ҷаманҳо, лаби ҷашмаву рӯдҳонаҳо, ки бо номҳои "идгоҳ" ва "сайргоҳ" маъруф буданд, таҷлил мекарданд.

Занону бонувон ҷамъ омада, суманак ва аз ғалладонагиҳо ҳӯрокҳои милӣ мепазанд. Ҷавонон бо сурӯҳонӣ ва рақсу бозӣ машғул мешаванд, дуҳтарон бо гӯш кардани мусиқӣ ва тамошои рақси ҷавонон меоянду барҳеи дигар дар дараҳтон аргунҷак баста, аргунҷаксаворӣ мекунанд. Дар ин рӯз бисёр ҷавонону дуҳтарон ба яқдигар дил мебанданд ва ҳамсарони ҳаётин ояндаи худро интиҳоб мекунанд.

Ҳамин тарик, ҷаҳни Наврӯз аз маъруфтарин ва маҳбубтарин ҷаҳниҳои мардуми тоҷики ва дигар ҳалқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор ёфтад. Дар қарорнома гуфта мешавад, ки ҳамасола дар тамоми ҷаҳон 21-уми март ҳамчун Рӯзи байналмилалии Наврӯз ҷаҳни гирифта мешавад.

Дар кишвари азизи мо-Ҷумҳурии Тоҷикистони биҳиштосо низ ҷаҳни Нарӯзи дилағорӣ бо шукуҳу шаҳомати тоза ҷаҳни гирифта мешавад.

Мардуми тоҷик ба монанди ҳамаи тоҷикони рӯйи дунё ин ҷаҳнро интизорӣ мекашанд, барои истиқболи арзандай он омодагӣ мегиранд.

Дар ҷаҳни Наврӯзӣ мардуми тоҷик тамоми расму ойинҳои аҷдодии хоси наврӯзиро бо ҳушиҷу ҳурсандӣ анҷом дода, беҳтарин ва волотарин нияту ор-

ро (тобени Эрон ва он давлатҳо, ки бо Эрон робита доштанд) ба ҳузури шоҳ бо ҳадаҳо ҳозир мешуданд ва он ҳадаҳо ба ҳазинаи кишвар таҳдим мекарданд. Дар аввали рӯзи ҷаҳни Наврӯз дуҳтарону занон бо либосҳои абрешиими обӣ ва мардон бо ҷомаҳои нав дар саҳни коҳ ҷамъ шуда, рақсу бозӣ мекарданд. Дар дохили толорҳо фарши сафеди бо ҷавоҳирот ороёғта густурда мешуд. Ин фарши манзараи баҳору тобистонро таҷассум мекард. Дар миёни толор меваю шириниҳо гузошта мешуд ва ромишгарон одамони дар толор ҳузурдоштаро ба шодмонӣ ва сурӯр меваранд.

Таҷлили ҷаҳни Наврӯз дар даврони ҳуқуматдории Сомониён низ бо шукуҳи тоза идома ёфтааст, ки дар ин бораи донишмандон дар сарҷашмаҳои

НАВРУЗ-ҔАШНИ НИЁГОН

ТЕРРОРИЗМ-
МУШКИЛИ
ГЛОБАЛИИ
ЗАМОНИ МУОСИР



Терроризм аз нуқтаи назари ҳуқӯқ ин содир намудани амалҳои мебошад, ки ба одамон ҳатари марг ба миён меоварад, мақсади истифода бурдани он ҷисман бартараф карданни рақибони сиёсӣ, вайрон кардани бехатарии ҷамъиятӣ, тарсонидани аҳолӣ ё расонидани таъсир барои аз тарафи ҳокимијат қабул кардани қарорҳо мебошад.

Ҷӯроварӣ, зулм, фишороварӣ, таҳқиқир ва паст задани шаъну шарафи инсон, ҳусусан гурӯҳҳои дигари этникӣ аз ҷониби ҷомеа ва давлат мумкин аст, эътиrozro ба вучуд оварад, ки он мумкин ба ифротгарӣ оварда расонад.

Яке аз самтҳои сиёсати пешгирифтаи Сарвари давлат ва Ҳукумат ин дастгирии насли наврас ва ҷавонон буда, баҳри донишмандӣ ва қасбомӯзии онҳо қувваи худро дареф намедорад, то он ки ҷавонони мо соҳибии ҷаҳон мөнанди ҳарони ҳаҷати ҷаҳонӣ мебошад.

Аммо ба ҳама саъю қушишҳои давлату ҳуқумат нигоҳ накарда, дар ҷомеаи имрӯза падидоҳои манғифе низ ба монанди гаравидани ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои бегона, даст задан ба ҷиноятҳои дорои ҳаракати террористиву экстремистӣ дошта, нашъамандӣ ва дигар намуди ҷиноятҳо ба ҷашм мерасад, ки ин аз шуури паст ва тарбияи нодуруст гирифтани онҳо дар оила шаҳодат медиҳад.

Чи тавре ки Сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон борҳо таъқид намудаанд, ки зирақии сиёсии ҷавонон ва кулли мардуми Тоҷикистон омили амнияти милӣ, дифои ваҳдати милӣ, ҳудшиносии милӣ, дарки ҳисси ватандӯстӣ, ватанпарварӣ, ҳештаниносӣ ва волоияти қонунҳо мебошад.

Аз ин рӯ, аз ҷавонон ҳоҳиш карда мешавад, ки ҳидоятҳои Сарвари давлатро пайравӣ намуда, аз падидоҳои манғифе, ки ҷомеаи имрӯзаро зери ҳатар мондааст, худро Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Раҳмон дар Паёми соли 2021 ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи терроризму ифротгарӣ дикқати ҷиддӣ дода, терроризмро маҳкаму намуда, қайд карданд, ки солҳои охир дар гӯшаҳои гуногуни олам содир гардидани амалҳои террористӣ, боиси марғ ҳазорон одамони бегуноҳ шуда истоданд. Ин ҳама возеҳ нишон медиҳанд, ки терроризм имрӯзҳо ба таҳди迪 воқеиҷу ҷиддӣ ба амнияти суботи ҷаҳон ва пешрафти инсоният табдил ёфтааст.

Бобомурод ҶАББОРОВ,
саромӯзгори кафедраи
умумидонишгоҳии забони русӣ

ИЛЛАТХОИ ТАРБИЯ ВА ЗАМИНАИ ИНКИШОФЁБИИ МАЙПАРАСТИИ ДОИМІЙ



Носир ВАЛИЕВ,
ассистенти кафедраи методикаи
тағымы физика ва технологияи
материалдар

Агар майпараты вүчуд намедошт, олам бешубда, жүшбахт мебуд.

Э. Крепелин, психиатри немис

Яке аз сабабхой мұхиттарини майпараты иллатхои гүногуны тарбияи күдакон ва вазияти нохуши оилаві, ки нағыза бадмасстік яке аз волидайн аст, мебошад. Чунон ки маълум аст, күдакон ба тақпидкүйін ва ибратигеріл майли калондоранд. Агар падар масть шуда, одамони гирду атрофро ҳақорат ва таҳқір кунад, چанчол бардорад ва дастбагириен шавад, пас үй гуна ибрати хуб нишон дода метавонад? Як рүзе ба маркази ёрни тауыл писарбачаи 9-сола дар ҳолати вазнин (бехуш) оварда шуд. Ҳангоми таҳқіқ аз даҳони писарбача яқбора буи бади шароб омад. Модари күдак таҳмини дұхтуронро тасдиқ кард, ки писарбача тақрибан 300 грамм шароби дар рүи миз бесеңгітіна гузоштаи падару модарро нүшидааст. Начот додани ҳәеті писарбача мұяссар гардид. Вақте ки аз үйпурсыдан, ки чаро шароб нүшидааст, вай гүфт: "Ба мисли падарам шудан меҳостам".

Бисер өткізу дар сухбат бо одамони майзада маълум мешавад, ки як қадақча нүшокии спиртдореро, ки дар овони бағылаш нүшидааст, аз дасти падару модарра ҳангоми идкіи гүногуны гирифта буадааст. Минбағд бачао ақнұн пінхонін аз падару модарон ба нүшокиои спиртдор одат мекардан.

Вале на танқо ибрати шахсии падару модарон наврасонро ба рохи мастиғарі тела медиҳад. Чунон ки тақрибай табиғон далолат мекунад, چанчолхой оилаві дар байни падару модарон, мұносибати нодурусті онҳо нисбат ба фарзандонашон (васояти аз ҳад зиёд ё барьакс, бенпарвой ва дағалмуомилагі) дар күдакон ноустурови шавқи ҳавас, ҳиссеси нобоварі ва сүстірдагиро ба вүчуд меорад, ки онҳо аксар өткізу асоси психологияи инкишофи майпараты мебошанд.

Чизи дигареро низ тақиғид кардан лозим аст. Баъзан дар бораи хосиятхой "фоиданок" ва "шифобахш"-и майпараты шүнидан ва ҳато хондан лозим меояд. Гүй бо вояи мұнталыл нүшокиои спиртдор ба баланд шудан иштиҳо ёрі мерасонда бошад, гүй ин нүшокио воситаи паст кардан ҳарорати бадан мебошанд ва гүй ҳангоми шиддатебии асабу психика мадад мекарда бошанд.

Ақида дар хусуси он, ки арақ ба иштиҳо хуб ёрі мерасонда бошад, иштиҳо савхи калон аст. Микдори начандо зиёді шароби дараачаш паст аввал оби (шираи) мейдоро чудо мекунад ва иштиҳо зиёд карда метавонад. Ин ба баъзе табиғон асос медиҳад, ки ба бемори шифоғандай иштиҳо надосттагай як қадақча шароби ангруро пеш аз хүреки ниссирийі ба мұхлости начандон давомнок фармоянд, вале чүнин усули табоғат ҳавғи калон дорад.

Аз як тараф, вақте вояҳои пештараи майпараты ба зиёдшавии дилхөх иштиҳо ёрі намерасонад, бемор миқдори

шароби менұшидагиашро зиён менамояд ва минбағд ба нүшокиои спиртдор одат карда мемонад. Барои исботи ин воқеаи зерини фочиаві ба ёд меояд. Модари писарбачае, ки ба назара шеле ҳаробу логар ва "сусту заиф" менамуд, барои "иштиҳо" ўяк қадақча шароби ҳонаги нүшонидааст. Тадриҷан ин күдак нүшокии спиртдорро нанұшида хүрек шуда наметавонист ва минбағд майзадаи гузаро гардид. Дар амалияи табиғон физиози муяйяни одамони ба бемории майпараты гирифторшудае вомехұранд, ки онҳо маҳз аз нүшидан як қадақ шароб пеш аз нақорй ба нүшокиои спиртдор одат кардаанд.


Аз тарағи дигар, ба миқдори зиёд истеъмол кардани шароби (винои) дараачаш паст, инчунин, шаробхой дараачашон баланд, арақ, коняқ ва ғайра,

хопневмания дучор шуда май нұшанд, ин барои онҳо ҳавғи хеле калон дорад. Тақрибай табиғон нишон медиҳад, ки шахсони майнұш ҳангоми ба қасалини бронхопневмия дучор шуданашон би-сёр өткізу қасалини онҳо авч гирифта, чирку фасод, варалық ё маҳшуданы қузын шуш пайдо мешавад.

Чунин тасаввуроти нодурусте паҳн шудаст: гүй майпараты дар ҳодисаҳои гүногуны ихтилофнок шиддати асабнокири пасти мекарда бошад. "Аз ғаму андұх нүшидан", "аламамро аз арақ баровардам", "аз шароб тасаллі ёфтам" - ин ибараҳо қунин ақидаи хеле паҳншударо ифода мекунанд, ки майпараты дар бадбахті ёрдамчы шуда метавонад. Майзадағон бисёр өткізу худро сағед карда, нишон медиҳанд: "занам аз хона баромада рафт ва мастиро пеш гирифтам". Вале маълум мешавад, ки маҳз майпараты ба вайроншавии оила сабаб шудааст. Майпараты на танқо барои мубориза бурдан бар зидди душвориҳои зиндаги ёрі намерасонад, балки монеңаҳои боз ҳам нави вазнинтарро ба вүчуд меорад.

Равшан аст, ки дилхолиқунин күтохмұддати бардурүғе, ки бадыи истеъмоли май ба амал меояд, ихтилофро ҳал намекунад ва талафотро барнамегардонад ва ба замми ин, қувваи рұхии одамро сүст мемамояд. Одами майнұш аз қиҳати қисметтери майпараты ва маънави заиф ва дар назди душ-

баръакс, касро аз иштиҳо мемонанд, зеро спирт пардаи маҳини луобдори сурхұрда ва мейдаро сұзонда, ширеи мейдаро ба миқдори ками ферментҳои ҳозири, миқдори зиёді луоб чудо мекунад ва хүрек нағз ҳазм намешавад. Бинобар он,



дар одаме, ки пеш аз хүреки пешинін як қадақ арақ менұшад, пардаи луобдори мейдада ба таъсири майпараты одат карда, ба таъсири мұтадили ҳозима эйтиборе нағыза бадмасстік. Файр аз ин, одамоне, ки нүшокиои спиртдорро сүнистеъмол мекунанд, ба таоми тезу тунд, шұр ва талх майл доранд. Ҳамаи инҳо боиси бемориҳои вазнини үзвөні дарунй, хүсусан, боиси бемории мейдада рұда ва чигар мегардан.

"Усули дигари ҳавғи табобат" ин дүмболири майпараты чун воситаи зидди бемориҳои шамолхұрый ва гузаранды мебошад. Баъзе "табиғон" одатан мегүйнд, ки "ҳамин ки як қатра арақ ҳүрді, - зүзек фавран бархам мекардан". Ин ассо-се надорад.

Чандин сол пеш аз ин альзәени Академияи ғанхои тиббии Фаронса барои равшан кардани таъсири майпараты ба вирусде, ки боиси пайдоиши зуком (грипп) мегардан, тақриба гузарониданд. Тақриба нишон дод, ки майпараты ба вирус зуком (ва ба ҳар қадом вируси дигар) таъсири бевосита кам мерасонад ва онро чун доруи муҳофизати организм аз инфекция истиғода бурдан мүмкін нест. Ба замми ин, тадқиқтөрі дигар нишон доданд: одамоне, ки нүшокиои спиртдорро истесе мекунанд, назар ба одамоне, ки ин нүшокио мұтадил менұшанд, бештар ба бемориҳои гузаранда дучор мегардан.

Агар одамони ба бемориҳои варал (илтихоб), масалан, ба бронхит ва брон-

зориҳои зиндаги тамоман рұхафтода мешавад. Вай торафт бештар ва бештар ба фалокат дучор мешавад ва ниҳоят ҳалок мегардад.

Чек Лондон, нависандай машхури амрикай, хеле бехато пай бурд, ки "одами масть, вақте ки кори ми барор намекунад, вақте ки ми бекүвват мешавем, ҳамеша ба ми дасти ёрі дароз кардан мешавад, valee вайдаи ў бардурүғ аст; қувваи қисметтери, ки ў вайда мекунад, ҳаёлі аст, рұхбаландиаш авомғиребист; дар зери таъсири бадмассті ми тасаввуроти ҳақиқири дар бораи қадру қимати қизғоғы мекунем".

Ҳамин тарих, майпараты ё алкоголизм ин бадбахті ҳәеті чи қадар одамонро ба қалокат расондааст, чи қадар одамон қиноят содир кардаанд, чи қадар ғаму андұх овардааст, ба рұхи одамон чи қадар захмҳои сиқатнағбандада расондааст, падару модарон, занон ва күдакон чи қадар ашк рехтаанд. Одамоне, ки нүшокиои спиртдорро сүнистеъмол мекунанд, ба қамын зарари бузурғи маънави ва мадді мерасонанд. Ҳамаи он ба бадбахтихөро, ки майпараты ба инсоният мекардад, ба худ тасаввур кардан душвор аст.

Одамеро, ки аз қиҳати рұхи ва қисметтери фосид шудааст ва худро ба марғи оқистау valee ҳақиқи дучор гардондааст, мардум дар ҳақиқи ў дилсүзію тарағұм накарда, балки ўро бар дарду алаң сарзаниш ва мазаммат мекунанд.

ТЕРРОРИЗМ: МОҲИЯТ, ХУСУСИЯТ ВА ОМИЛХО

Олами мавчуда чи дар гузашта ва чи имрүз дар ҳар як зинаи тараққиёт дучори ҳазорон падидаҳои гайримуқарарий гардидааст, ки баъзеи ин падидаҳо худ омили бавуздоранда зинаи нағыз рушди олам будаанд. Инқилоб, муборизаҳои озодиҳоңдан халқу миллатхо, намоиши әтириз, гирдиҳамоиҳои оммавии күшиш баҳри исплохоти соҳаи идории давлат барин саҳнаҳо дар ҳар як гүшаи олам сар задаанд ва ҳатто аз доираи як давлат берун баромада, мувоғиқи дарача ва характеристи зоҳиршавии худ тағирилди құзъиву күллиро дар олам падид овардаанд. Ҳамроҳ бо ин ҳамаи воқеот ва он пешрафти тараққиёт, ки ба вүчуд омадаанд, якчанд падидаҳои канораву харобу фасодсози чомеа амсоли ратисиз, шовинизм, генотсид, сеанизм, экстремизм, терроризм ва гайра пайдо гардида, рушд мекунанд, ки бо характеристи хусусияти худ майлонҳои дар боло овардашударо рад месозанд, аммо дар муаррифі худро муборизони он рох, яне ё озодиҳои инқилобчы вә ә гуманист адолатчы вә саркбози душман әэлын медоранд. Ҳамаи ин зуҳурот ҳамқадами инсон ва чомеа буда, доимо дар олам чун занги таҳдид садо медиҳад, ки дар байни онҳо терроризм қоғозын соҳиб аст.

Асри XXI бо фазои гүногуны, махсусан воқеоти дар худ фарогирифташ аз үмлай асрхои гузашта фарқ карда мейстад. Гарчанде падидаҳои қойдошта зодай танқо ин аср нестанд, аммо дар баробари асри нав чомаи навро ба худ гирифтаанд, яне ҳар як падида шакли муташаккитару мұраккаби зоҳиршавири пайдо кард. Терроризм низ падидаи нав нестан. Нишонаҳои он дар давраҳои пеш мавчуд буд, аммо дар замони муюсир он тарзу усули хосай худро ба вүчуд овардааст. Терроризм яке аз он мастьалаҳоест, ки дикқати ҳақониёнро мишил худ соҳтааст. Он борхо намояндағони кишивархои оламро сари мизи гүфтүшүнид овардаасту ҳадафу самти фаъолияти даҳжо ташкилоту созмонҳо фарогири ин тамоюл гардидааст, valee ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, терроризм ва таъсири он на танқо сүсту заиф намешавад, балки рұз аз рұз рушд намуда, қонидорони зиёде пайдо мекунад. Ҳар рұз амалиётхои гүногуны террористі дар гүшаи олам ва саджо таркишту ҳазорон құрбони ин таркиш ва иттилооти фаровони ВАО дар ин хусус далалы ин гүфтахоянд. Дар раванди глобализациясын миасъалаҳо, ки ташвиши танқо як давлат буданд ва қарип таъсирие ба давлатхои дигар надаштанд, хосияти умумидавлат пайдо мекунад ё бо ибораи дигар, он миасъала ташвиши ҳақониён мегардад. Хатаре дар як давлат ва таъсири он ба давлатхои олам, монанд ба марилизе дар як узи инсон аст, ки күлли аязоро мутаваҷаҳи худ месозад.

Бояд қайд кард, ки ҳар як амали манфур аз майнаи манфур бармеояд. Терроризм низ махсуси ҳамин навын майнаи инсонист. Он як навъ таҳдидест ба инсоният ё ба ақидаи мұхаққиқи рус Болтунов М - терроризм нафратест ва ин нафрати инсон ба инсон ва ба башарият мебошад. Имрүзх ҳолати фаъолияти терроризм тавре шакл гирифтааст, ки аз күдаки хурдсол то мұйысафед метавонад амали террористі содир кунад. Бинобар ин, дар назди давлатхои олам вазифаи межвар - ба рохҳои самараноку таҳқиқуша ҳар чи зудтар маҳв ё паст намуданы сатхи фаъолияти он мейстад.

Дар чомеа падидаву равандхо ва қараёнхои сершумор мавчуданд. Зуҳурри ҳар яки онҳо ҳатман фикру мұлохиза, таҳлилу тавсиф ва назарияти гүногуно бар бор мекард. Гарчанде баъзеи онҳо муддатхои зиёд аст, ки дар илмхөз гүногун омұхта мешаванд, аммо таҳлили ҳамақонибара соҳиб нагаштаанд.

ТАБРИКОТЫ

**РЕКТОРИ ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ КҮЛӨБ БА НОМИ АБУАБДУЛЛОЖИ РҮДАКӢ, ДОКТОРИ ИЛМҲОУ
ПЕДАГОГӢ, ПРОФЕССОР МИРАЛИЗОДА АБДУСАЛОМ МУСТАФО БА МУНОСИБАТИ ҶАШНӢ
НАВРӮЗӢ БАЙНАЛМИЛАЛӢ**



Хамдиёрони азиэ!

Дар лаҳзаҳои хуши баҳорӣ ҳамаи шуморо ба муносабати ҷашни фарҳундаи Наврӯзи байналмилалӣ - тантанаи эҳёи табиат, пешомадҳои науву рангин, оғози ниятҳои баҳорӣ ва нақшаву тадбиҳдои созанда таҳният гуфта, дар ин Соли нави аҷдодӣ ба ҳар яки шумо саломатӣ, хонаи обод, файзу баракати наврӯзӣ ва соли неку бобарор ороу менамоем.

Наврӯз сари сол, баробарии шабу рӯз, иди соли нав, ҷашни бедории та-биат, ҷашни кишту кор аст, ки аз қадим миёни мардуми Машриқзамин ва инак, соли 13-ум аст, ки дар кишварҳои олам ҳамчун Ҷашни байналмилаӣ таҷлил мешавад. Наврӯз айёмест, ки таъсири хуршеди ҳаётбахш меафзояд, баҳор ҷойи зимистонро мегирад ва та-биати хобида рӯй ба бедорӣ ниҳода, дилрабову зеботар мегардад.

Наврӯз ҳамчун шоҳпуле аз қаъри асрҳо гузашта, ормону омоли ниёгон ва ҳадафҳои наҷиби созандагии имрӯзу ояндаи моро ба ҳам мепайвандад ва чун муждан рӯзи нав симои маънавӣ, сиришти ахлоқӣ ва суннатҳои деринаи ҳалқи тоҷикро бо арзишҳои волои уму-мабашарӣ ҳамоҳанг месозад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои муаззами миллат, Президенти кишвар мұхтарам Эмомали Рахмон ба-рҳақ таъкид намудаанд, ки "Навоӯз на танҳо оғози кори мардуми деҳқон, балки шурии ҳама гуна ташаббухои созанд ба хотири боз ҳам ободу пешрафта гардонидани сарзамини аҷоддӣ, тозаву озода намудани манзили зист, сарсабзу гулпӯш карданни хиёбону майдонҳо дар тамоми қаламрави кишвар мебошад".

Наврӯз ҷаши фарорасии баҳор ва барои мардуми ориёtabор оғози соли нав мебошад. Наврӯз дар луғатҳо ба маънои "оӯзи нав", "тоза", "оӯзи наху-

стин", аввали рўзи сол, яъне рўзе омадааст, ки соли нав аз он оғоз мегардад. Дар шинохти таърихи пайдо-иш ва анъанаҳои ҷашни Наврӯз "Шоҳнома"-и Ҳаким Абулқосими Фирдавсӣ, "Осор-ул-боқия"-и Абӯрайҳон Берунӣ ва "Наврӯзнома"-и Умарӣ Ҳайём аз соаҷашмаҳои асосӣ ба хисоб мераванд.

Пайдоши Наврӯз дар "Шоҳнома"-и
Фирдавсӣ чунин ривоят шудааст, ки
Ҷамшед дар ҳоли гузаштан аз Озар-
бойҷон дастур дод, то дар он ҷо барои
ӯ таҳте бигузоранд ва худаш бо точи
заррин бар рӯйи таҳт бинишаст. Бо
расидани нури хуршед ба точи заррини
ӯ, ҷаҳон нуронӣ шуд ва мардум шод-
монӣ карданд ва он рӯэро Наврӯз
номиланд:

Ба Чамшед бас гавҳар афроштанд,
Маю он оӯзро оӯзи нав хонданд.

Абурайҳони Берунӣ дар китоби машҳури худ "Осор-ул-боқия" навиштааст, ки "Рӯзи Наврӯз ягона рӯзест, ки тағииронопазир аст" ва дар китоби дигараш "Ат-тафҳим" менигорад: "Нахустин рӯз аст аз Фарвардинмод ва аз инҷиҳат рӯзи нав карданд, зоро ки нишонии соли нав аст".

Наврӯз, воқеан, аз муборактарин
чашиҳои миллии мо тоҷикон ва дигар
мардумони ҳавзаи Наврӯз ба ҳисоб
рафта, аз замонҳои қадим то ба имрӯз
бо ғояҳои олии башардӯстонаи хеш-
дӯстиву рафоқат, ҳамкориву ҳамбас-
тагӣ, созандагиву ободкорӣ, инсондӯ-
стиву ҳайрҳоҳӣ ва шукргузорӣ аз зе-
боиву неъматҳои Фаровони табиат мар-
думро гирди ҳам меорад.

Наврӯз ҷашист созандаву сулҳовар, муттаҳидкунандай инсонҳо ва таблиғари дӯстию рафоқат, баробарӣ, адолату додгустарӣ ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ. Маҳз ба ҳамин хотир, Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид 23-юми февралӣ соли 2010 дар Ичлосияи 64-умии Ассамблеи генерали ҳангоми ба рӯйхати мероси фарҳанги гайримоддии башарӣ ворид намудани ҷаши Наврӯз қатъномаро таҳти унвони "Фаҳонги сулҳ" кабул намуд.

Пешвои муаззами миллат бо ифтихороти миллӣ ва ҳисси баланди ватандӯстӣ қайд мекунанд: "Шояд дар олам мисли Наврӯз кам ҷашне вуҷуд дошта бошад, ки русуми дилчasp ва суннатҳои зиндағисози онро миллату ҳалқҳои дигари олам чун дастоварди беназири Фарҳангӣ пазишуфта, бо ҳамин номи зебои тоҷики таҷлil намоянд". Ва низ ин сухани нуҷумшиноси варзида Умари Ҳайёмро аз "Наврӯзнома" маҳсус ёдовар шудаанд: "Ҳар кӣ Наврӯз ҷашн кунад ва ба ҳуррамӣ пайвандад, то Наврӯзи дигар умо дао ўодиву ҳулоомӣ гузооад".

Оре, дар Фарханги мардуми мо ин

ҷашни фарҳунда мақоми хосса дошта, баъди соҳибистиқлол гаштани Ватани маҳбубамон Тоҷикистон бо тамоми шукӯҳу ҷалолаш эҳё гардид ва ба ҷашни асосии миллии тоҷикон табдил ёфта, чунончи шоҳид ҳастем, ҳамасола дар саросари ҷумҳурӣ бо шукуҳу шаҳомат таҷлил мешавад. Дар тантанаҳои наврӯзӣ намунаҳои ҳунарҳои миллии мардумӣ ба намоиш гузошта шуда, намоишҳои дастаҷамъии ҳунармандон, бозиҳои милӣ - гӯштин, бузкашӣ, асптозӣ ва ғайра доиро каода мешаванд.

Наврӯз бо хусусиятҳои инсонпарваронаи некиву накукорӣ, бахшишу меҳру-
бонӣ ва созандагиву бунёдкорӣ ба ҷашни
байнамилалӣ табдил ёфта, имрӯзҳо дар
бисёр кишварҳои ҷаҳон истиқбол гириф-
та мешавад.

Боиси ифтихор аст, ки муҳимтарин суннату таомулҳои навроӯйӣ, аз ҷумла бо нақшаву ниятҳои нав оғоз намудани кору зиндагӣ, пок кардани қалбҳо аз қинаву кудурат, поксозии ҷиҳозу асбоби хона, аёдати пирону беморон, дастгирии ятимону әҳтиёҷмандон, шинонидани ниҳодҳо, донапошӣ ва ташкили мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ дар ин шабу рӯзҳои ҷаҳон ба таври оммавӣ аз ҷониби аҳолӣ дастгирӣ мейбад.

Фазилати Наврӯз ҳамчун ҷашни пайвандгари инсон бо табиат аз вусъати амалҳои созандаву ободкорона, сабзонидану парвариши ниҳолҳо ва бунёди боғҳо иборат аст, ки заҳмати аҳлонаи колективи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ ҷиҳати сарсабз гардонидани гирду атрофи муассиса ва шинонидани гулҳои тару тозаи баҳорӣ намунаи ин гуфтаҳоаст.

Дар радифи корҳои ободкориву созандагӣ қобили зикр аст, ки Раёсати донишгоҳ дар партави дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷидати ташкили шароити мусоиди таҳсилӣ донишҷӯён, аз ҷумла беҳтарсозии шароити маишии хобгоҳи донишгоҳ аз қатор корҳоро анҷом додааст: хобгоҳи донишҷӯдухтарон пурра аз таъмири капитали бароварда шуда, бо системаи гардишини ягона таъмин гардид ва инак, дар арафаи ҷашни Наврӯзи фарҳундапай ҳамноми хобгоҳ бо тарҳи наув замонавӣ ва шароити хуби маишӣ барои фарзандони азизи мо, ки аз ноҳияҳои гуногуни минтақа ва ҷумҳурӣ дар хобгоҳ истиқомат мекунанд ба истифола дода шуд.

мат мекунанд, ба истифода дода шуд.
Бигзор, Наврӯзи имсола низ барои
мову шумо наврӯзи шодирасон ва фатҳу
нусратҳои бузург бошад ва ба хонаву
кошонаи ҳар кадоми мо пайки иқбол ва
бахту саодати тоза оорад!

Навоўзатон муборак, ҳамлиёрони ази!

ТАҶЛИЛИ НАВРӽИ БАЙНАЛМИЛАЙ

Фарҳанги асили ҳар як ҳалқу миллат, пеш аз ҳама, бо ривояту устура, андешаҳои мардумӣ анинаҳои миллӣ, маорифи динию фазилатҳои ахлоқии дар тӯли асрҳо шаклёфта аз назари таърихи фарҳанги шомили мазмунҳои рамзию таисилҳои дорои хусусияти табиию иҷтимоӣ ва ҷаҳонбашнон кайҳоншиносӣ таҷассум мейбад, ки онҳоро тавассути таҷлили ҷашини маросимҳои милливу мардумӣ таъбири таъвил ва арзёбӣ намудан мумкин аст.

Наврӯз низ яке аз идҳои қадимтарини тоҷикон ба шумор меравад. Тавре ки дар сарчашмаҳо омадааст, аввалин касе, ки ин идро ҷаши гирифт, подшоҳи форс бо номи Ҷамшед буд. Наврӯз бо қарори Маҷмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид ба як иди ҷаҳонӣ табдил ёфтааст.

Ҳамин аст, ки имрӯз дар саҳни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Наврӯзи ҷаҳониро дар саҳни баланди сиёсиву фарҳангӣ таҷлил намуданд. Дар саҳни донишгоҳи донишҷӯёни ҳар як факултаҳои хони идона ороста, ҷаши Наврӯзро пайвандгари насли имрӯз бо расми арзишҳои миллӣ, меҳру садоқат ва анианаи ниёғон маънидод намуданд. Ҳайати комиссияи тадорукотӣ аз дастоварду намоши фарҳангии донишҷӯёни факултаҳо дидан кардан. Дар хони наврӯзии факултаҳои риояи расму ошиҳо, густурдани хони ҳафтини ҳафтшиҳ, ташкили мусобиқаҳои варзишӣ, омода соҳтани таомҳои миллӣ ба истиқболи Наврӯз як рукни асосии ин ҷашини ниёғон буд. Ҳангоми баромади хеш ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб доктори илми педагогика, профессор, Мирализода Абдусалом Мустафо ҳамагонро ба муносибати фарорасии ҷаши ҷаҳонии Наврӯз табриқу таҳният намуданд. Зимни баромадаион ректори донишгоҳ қайд кардан, ки "Наврӯз, ҷоқеан, аз муборактарин ҷашиҳои миллии мо тоҷикон ва дигар мардумони ҳавзаи Наврӯз ба ҳисоб рафта, аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо гояҳои олии башардӯстонаи хеш - дӯстиеу рафоқат, ҳамкориеву ҳамbastagӣ, созандагиву ободкорӣ, инсондӯстиву ҳайрҳоҳӣ ва шукурзорӣ аз зебоиву незъматҳои фаровони табииат мардумро гирди ҳам меорад.

Наврӯз ҷашинаст созандаву сулҳовар, муттаҳидкунандай инсонҳо ва таблиғари дӯстии рафоқат, баробарӣ, адолату додгустарӣ ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ. Ҷоҳз ба ҳамин хотир, Маҷмааи Умумии Созмони Милали Муттаҳид 23-юни февралி соли 2010 дар Иҷтисамияи 64-уми Ассамблеяи генералӣ ҳангоми ба рӯйхати мероси фарҳанги гайримоддии башарӣ ворид намудани ҷаши Наврӯз қатъномаро таҳти узвони "Фарҳанги сулҳ" қабул намуд.

Ҳайати устодону донишҷӯёни муассиса ба хотираи эҳтијори гузаштани ба суннатҳои қадимаи миллати таъаддунофари тоҷик ва амалӣ намудани руқиҳои Наврӯз бо ташкили маҳфилҳои идона ин ҷаширо бо рӯҳияи ифтихормандӣ аз сулҳу суботи Ватан пешваз гарифтанд.

Дар поён ҳайати комиссияи тадорукотӣ барои таҳияи хони наврӯзӣ ҳамаи факултаҳои донишгоҳро баҳогузорӣ намуда, ҷойҳои зеринро муайян намуд ва бо ифтихорномаву тухҳаҳо сарфароз гардонида шуд:

Ҷоъи 1-ум: факултаи молиявии иқтисодӣ;

Ҷоъи 2-ум: факултаи филологияи тоҷик ва журналистика ва факултети иқтисод ва идора;

Ҷоъи 3-ум: факултаи филологияи ҳориҷӣ ва факултети филологияи рус;

Наврӯз аз зумраи ҷашиҳои қадима маҳсуб гардида, ба қавле пайдошии он ба замони ҳазрати Одам ва Каюмарс, ба пиндори дигар, ба даврони Ҷамшед, ба фикри сеюм ва ҷаҳорум ба асри зардуштиён рост меояд ва боз андешаҳои ҳамроҷанд, ки асрҳо мардумон онро гиромӣ медоранд ва чун бо баҳор тавъем мөояду сари сол аст, ҷаши баҳору ҷаши Соли нав низ қаламдод мешавад.

Дар Наврӯз одамон ба ободкорӣ ва сафедсозии деворҳои хонаашион даст мезананд (дар баъзе маҳаллаҳо инро хонабурорӣ ё хонатакконӣ мегӯянд), аз ҳолу аҳволи беморон ҳабар мегиранд, дар гузашта агар нисбат ба якдигар ягон қинаю ҳасад доштанд, баҳшиши мекунанд, зарфҳои шикастаро мепартоянд, гулҳан мепарфӯзанд, дар баъзе минтақаҳо бошад, аловпарақ мекунанд, яъне аз болои оташи мечҳанд. Албатта, дар ин рӯз дуҳтарон куртаҳои миллӣ ба бар карда, дастурҳони Наврӯзӣ мегороянд, шеъру газалҳонӣ мекунанд. Дар ин рӯз бисёре аз мардумон ба сайру тамошои дашту саҳрои гулпӯши ватани азизони мебароянд ва аз ҳаҷои соғу бегубор нағас мегиранд.

Ҷоъи 1-ум: факултаи молиявии иқтисодӣ;

Ҷоъи 2-ум: факултаи филологияи тоҷик ва журналистика ва факултети иқтисод ва идора;

Ҷоъи 3-ум: факултаи филологияи ҳориҷӣ ва факултети филологияи рус;

Наврӯз аз зумраи ҷашиҳои қадима маҳсуб гардида, ба қавле пайдошии он ба замони ҳазрати Одам ва Каюмарс, ба пиндори дигар, ба даврони Ҷамшед, ба фикри сеюм ва ҷаҳорум ба асри зардуштиён рост меояд ва боз андешаҳои ҳамроҷанд, ки асрҳо мардумон онро гиромӣ медоранд ва чун бо баҳор тавъем мөояду сари сол аст, ҷаши баҳору ҷаши Соли нав низ қаламдод мешавад.

Дар Наврӯз одамон ба ободкорӣ ва сафедсозии деворҳои хонаашион даст мезананд (дар баъзе маҳаллаҳо инро хонабурорӣ ё хонатакконӣ мегӯянд), аз ҳолу аҳволи беморон ҳабар мегиранд, дар гузашта агар нисбат ба якдигар ягон қинаю ҳасад доштанд, баҳшиши мекунанд, зарфҳои шикастаро мепартоянд, гулҳан мепарфӯзанд, дар баъзе минтақаҳо бошад, аловпарақ мекунанд, яъне аз болои оташи мечҳанд. Албатта, дар ин рӯз дуҳтарон куртаҳои миллӣ ба бар карда, дастурҳони Наврӯзӣ мегороянд, шеъру газалҳонӣ мекунанд. Дар ин рӯз бисёре аз мардумон ба сайру тамошои дашту саҳрои гулпӯши ватани азизони мебароянд ва аз ҳаҷои соғу бегубор нағас мегиранд.

Ҷоъи 1-ум: факултаи молиявии иқтисодӣ;

Ҷоъи 2-ум: факултаи филологияи тоҷик ва журналистика ва факултети иқтисод ва идора;

Ҷоъи 3-ум: факултаи филологияи ҳориҷӣ ва факултети филологияи рус;

Наврӯз аз зумраи ҷашиҳои қадима маҳсуб гардида, ба қавле пайдошии он ба замони ҳазрати Одам ва Каюмарс, ба пиндори дигар, ба даврони Ҷамшед, ба фикри сеюм ва ҷаҳорум ба асри зардуштиён рост меояд ва боз андешаҳои ҳамроҷанд, ки асрҳо мардумон онро гиромӣ медоранд ва чун бо баҳор тавъем мөояду сари сол аст, ҷаши баҳору ҷаши Соли нав низ қаламдод мешавад.

Дар Наврӯз одамон ба ободкорӣ ва сафедсозии деворҳои хонаашион даст мезананд (дар баъзе маҳаллаҳо инро хонабурорӣ ё хонатакконӣ мегӯянд), аз ҳолу аҳволи беморон ҳабар мегиранд, дар гузашта агар нисбат ба якдигар ягон қинаю ҳасад доштанд, баҳшиши мекунанд, зарфҳои шикастаро мепартоянд, гулҳан мепарфӯзанд, дар баъзе минтақаҳо бошад, аловпарақ мекунанд, яъне аз болои оташи мечҳанд. Албатта, дар ин рӯз дуҳтарон куртаҳои миллӣ ба бар карда, дастурҳони Наврӯзӣ мегороянд, шеъру газалҳонӣ мекунанд. Дар ин рӯз бисёре аз мардумон ба сайру тамошои дашту саҳрои гулпӯши ватани азизони мебароянд ва аз ҳаҷои соғу бегубор нағас мегиранд.

Ҷоъи 1-ум: факултаи молиявии иқтисодӣ;

Ҷоъи 2-ум: факултаи филологияи тоҷик ва журналистика ва факултети иқтисод ва идора;

Ҷоъи 3-ум: факултаи филологияи ҳориҷӣ ва факултети филологияи рус;

Наврӯз аз зумраи ҷашиҳои қадима маҳсуб гардида, ба қавле пайдошии он ба замони ҳазрати Одам ва Каюмарс, ба пиндори дигар, ба даврони Ҷамшед, ба фикри сеюм ва ҷаҳорум ба асри зардуштиён рост меояд ва боз андешаҳои ҳамроҷанд, ки асрҳо мардумон онро гиромӣ медоранд ва чун бо баҳор тавъем мөояду сари сол аст, ҷаши баҳору ҷаши Соли нав низ қаламдод мешавад.

Дар Наврӯз одамон ба ободкорӣ ва сафедсозии деворҳои хонаашион даст мезананд (дар баъзе маҳаллаҳо инро хонабурорӣ ё хонатакконӣ мегӯянд), аз ҳолу аҳволи беморон ҳабар мегиранд, дар гузашта агар нисбат ба якдигар ягон қинаю ҳасад доштанд, баҳшиши мекунанд, зарфҳои шикастаро мепартоянд, гулҳан мепарфӯзанд, дар баъзе минтақаҳо бошад, аловпарақ мекунанд, яъне аз болои оташи мечҳанд. Албатта, дар ин рӯз дуҳтарон куртаҳои миллӣ ба бар карда, дастурҳони Наврӯзӣ мегороянд, шеъру газалҳонӣ мекунанд. Дар ин рӯз бисёре аз мардумон ба сайру тамошои дашту саҳрои гулпӯши ватани азизони мебароянд ва аз ҳаҷои соғу бегубор нағас мегиранд.

Ҷоъи 1-ум: факултаи молиявии иқтисодӣ;

Ҷоъи 2-ум: факултаи филологияи тоҷик ва журналистика ва факултети иқтисод ва идора;

Ҷоъи 3-ум: факултаи филологияи ҳориҷӣ ва факултети филологияи рус;

Наврӯз аз зумраи ҷашиҳои қадима маҳсуб гардида, ба қавле пайдошии он ба замони ҳазрати Одам ва Каюмарс, ба пиндори дигар, ба даврони Ҷамшед, ба фикри сеюм ва ҷаҳорум ба асри зардуштиён рост меояд ва боз андешаҳои ҳамроҷанд, ки асрҳо мардумон онро гиромӣ медоранд ва чун бо баҳор тавъем мөояду сари сол аст, ҷаши баҳору ҷаши Соли нав низ қаламдод мешавад.

Дар Наврӯз одамон ба ободкорӣ ва сафедсозии деворҳои хонаашион даст мезананд (дар баъзе маҳаллаҳо инро хонабурорӣ ё хонатакконӣ мегӯянд), аз ҳолу аҳволи беморон ҳабар мегиранд, дар гузашта агар нисбат ба якдигар ягон қинаю ҳасад доштанд, баҳшиши мекунанд, зарфҳои шикастаро мепартоянд, гулҳан мепарфӯзанд, дар баъзе минтақаҳо бошад, аловпарақ мекунанд, яъне аз болои оташи мечҳанд. Албатта, дар ин рӯз дуҳтарон куртаҳои миллӣ ба бар карда, дастурҳони Наврӯзӣ мегороянд, шеъру газалҳонӣ мекунанд. Дар ин рӯз бисёре аз мардумон ба сайру тамошои дашту саҳрои гулпӯши ватани азизони мебароянд ва аз ҳаҷои соғу бегубор нағас мегиранд.

Ҷоъи 1-ум: факултаи молиявии иқтисодӣ;

Ҷоъи 2-ум: факултаи филологияи тоҷик ва журналистика ва факултети иқтисод ва идора;

Ҷоъи 3-ум: факултаи филологияи ҳориҷӣ ва факултети филологияи рус;

Наврӯз аз зумраи ҷашиҳои қадима маҳсуб гардида, ба қавле пайдошии он ба замони ҳазрати Одам ва Каюмарс, ба пиндори дигар, ба даврони Ҷамшед, ба фикри сеюм ва ҷаҳорум ба асри зардуштиён рост меояд ва боз андешаҳои ҳамроҷанд, ки асрҳо мардумон онро гиромӣ медоранд ва чун бо баҳор тавъем мөояду сари сол аст, ҷаши баҳору ҷаши Соли нав низ қаламдод мешавад.

Дар Наврӯз одамон ба ободкорӣ ва сафедсозии деворҳои хонаашион даст мезананд (дар баъзе маҳаллаҳо инро хонабурорӣ ё хонатакконӣ мегӯянд), аз ҳолу аҳволи беморон ҳабар мегиранд, дар гузашта агар нисбат ба якдигар ягон қинаю ҳасад доштанд, баҳшиши мекунанд, зарфҳои шикастаро мепартоянд, гулҳан мепарфӯзанд, дар баъзе минтақаҳо бошад, аловпарақ мекунанд, яъне аз болои оташи мечҳанд. Албатта, дар ин рӯз дуҳтарон куртаҳои миллӣ ба бар карда, дастурҳони Наврӯзӣ мегороянд, шеъру газалҳонӣ мекунанд. Дар ин рӯз бисёре аз мардумон ба сайру тамошои дашту саҳрои гулпӯши ватани азизони мебароянд ва аз ҳаҷои соғу бегубор нағас мегиранд.

Ҷоъи 1-ум: факултаи молиявии иқтисодӣ;

Ҷоъи 2-ум: факултаи филологияи тоҷик ва журналистика ва факултети иқтисод ва идора;

Ҷоъи 3-ум: факултаи филологияи ҳориҷӣ ва факултети филологияи рус;

Наврӯз аз зумраи ҷашиҳои қадима маҳсуб гардида, ба қавле пайдошии он ба замони ҳазрати Одам ва Каюмарс, ба пиндори дигар, ба даврони Ҷамшед, ба фикри сеюм ва ҷаҳорум ба асри зардуштиён рост меояд ва боз андешаҳои ҳамроҷанд, ки асрҳо мардумон онро гиромӣ медоранд ва чун бо баҳор тавъем мөояду сари сол аст, ҷаши баҳору ҷаши Соли нав низ қаламдод мешавад.

Дар Наврӯз одамон ба ободкорӣ ва сафедсозии деворҳои хонаашион даст мезананд (дар баъзе маҳаллаҳо инро хонабурорӣ ё хонатакконӣ мегӯянд), аз ҳолу аҳволи беморон ҳабар мегиранд, дар гузашта агар нисбат ба якдигар ягон қинаю ҳасад доштанд, баҳшиши мекунанд, зарфҳои шикастаро мепартоянд, гулҳан мепарфӯзанд, дар баъзе минтақаҳо бошад, аловпарақ мекунанд, яъне аз болои оташи мечҳанд. Албатта, дар ин рӯз дуҳтарон куртаҳои миллӣ ба бар карда, дастурҳони Наврӯзӣ мегороянд, шеъру газалҳонӣ мекунанд. Дар ин рӯз бисёре аз мардумон ба сайру тамошои дашту саҳрои гулпӯши ватани азизони мебароянд ва аз ҳаҷои соғу бегубор нағас мегиранд.

Ҷоъи 1-ум: факултаи молиявии иқтисодӣ;

Ҷоъи 2-ум: факултаи филологияи тоҷик ва журналистика ва факултети иқтисод ва идора;

Ҷоъи 3-ум: факултаи филологияи ҳориҷӣ ва факултети филологияи рус;

Наврӯз аз зумраи ҷашиҳои қадима маҳсуб гардида, ба қавле пайдошии он ба замони ҳазрати Одам ва Каюмарс, ба пиндори дигар, ба даврони Ҷамшед, ба фикри сеюм ва ҷаҳорум ба асри зардуштиён рост меояд ва боз андешаҳои ҳамроҷанд, ки асрҳо мардумон онро гиромӣ медоранд ва чун бо баҳор тавъем мөояду сари сол аст, ҷаши баҳору ҷаши Соли нав низ қаламдод мешавад.

Дар Наврӯз одамон ба ободкорӣ ва сафедсозии деворҳои хонаашион даст мезананд (дар баъзе маҳаллаҳо инро хонабурорӣ ё хонатакконӣ мегӯянд), аз ҳолу аҳволи беморон ҳабар мегиранд, дар гузашта агар нисбат ба якдигар ягон қинаю ҳасад доштанд, баҳшиши мекунанд, зарфҳои шикастаро мепартоянд, гулҳан мепарфӯзанд, дар баъзе минтақаҳо бошад, аловпарақ мекунанд, яъне аз болои оташи мечҳанд. Албатта, дар ин рӯз дуҳтарон куртаҳои миллӣ ба бар карда, дастурҳони Наврӯзӣ мегороянд, шеъру газалҳонӣ мекунанд. Дар ин рӯз бисёре аз мардумон ба сайру тамошои дашту саҳрои гулпӯши ватани азизони мебароянд ва аз ҳаҷои соғу бегубор нағас мегиранд.

Ҷоъи 1-ум: факултаи молиявии иқтисодӣ;

Ҷоъи 2-ум: факултаи филологияи тоҷик ва журналистика ва факултети иқтисод ва идора;

Ҷоъи 3-ум: факултаи филологияи ҳориҷӣ ва факултети филологияи рус;

Наврӯз аз зумраи ҷашиҳои қадима маҳсуб гардида, ба қавле пайдошии он ба замони ҳазрати Одам ва Каюмарс, ба пиндори дигар, ба даврони Ҷамшед, ба фикри сеюм ва ҷаҳорум ба асри зардуштиён рост меояд ва боз андешаҳои ҳамроҷанд, ки асрҳо мардумон онро гиромӣ медоранд ва чун бо баҳор тав

МАҲФИЛИ "БИЁ, ҲАМАДОН ШАВЕМ!"



горону донишчӯён иштирок доштанд.

Суҳани ифтитоҳиро роҳбари маҳфил Мадасани Азизмад ҳусни оғоз бахшиданд. Сипас, Сайфурова Оишамо, донишчӯй соли 4-уми факултети химия, биология ва география дар мавзуу "Наврӯз ва онҳо наврӯзӣ", Вафоева Умеда, донишчӯй соли 4-уми факултети филология тоҷик ва журналистика дар мавзуу "Омилҳои асосии пошхурии оилаҳои ҷавон" ва Зикрулло Саъдулло, донишчӯй соли 4-

Санаи 15-уми марта соли равон дар китобхонаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ маҳфили "Биё ҳамадон шавем" баргузор гардид.

Дар ин маҳфил директори китобхона Иброҳимзода Бобоҷон ва ҳайати омӯз-

уми факултети химия, биология ва география дар мавзуу "Мағҳуми Конституция ва аҳамияти он дар рушди ҷомеа" суханронӣ намуданд.

Дар охир маҳфил бо саволу ҷавоб ва музокироти устодону донишчӯён ба анҷом расид.

ДАРСИ КУШОДИ ТАРБИЯВИ БАХШИДА БА ҶАШНИ НАВРӯЗ



Санаи 16-уми марта дар факултети химия, биология ва географияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дарси кушоди тарbiyati саромӯзгори кафедраи биология ва методикаи таълимии он Намозов Амонулло дар гурӯҳи 401-и ихтиоси химия-биология дар мавзуу "Наврӯз ҷаҳонӣ шуд" баргузор гардид.

Дар дарс Исупов Дилшод, номзади илмҳои қишоварзӣ, декани факултет, Холов Сино, ҷонишини декан оид ба таълим, Қулаев Шоҳмурод, мудири кафедраи биология ва методикаи таълимии он, Бобоев Бахтиёр, саромӯзгори кафедра ва дигар омӯзгорону донишчӯён иштирок доштанд.

Наҳуст дарсро роҳбари гурӯҳ Намозов Амонулло оғоз намуда, ҳамаи ҳозиринро бо фарорасии Наврӯзи ҳуҷастапӣ табрик гуфта, қайд намуданд, ки "Наврӯз яке аз қадимтарин идҳои тоҷикон ба шумор меравад. Тавре ки дар китобҳои таъриҳӣ омадааст, аввалин касе, ки ин идро ҷаҳон гирифт подшоҳи форс бо номи Ҷамшед буд. Мутобики тақвими аҷоддиамон ва низоми ҳаракати сайё-

раҳо 21-уми марта шабу рӯз баробар шуда, рӯзи аввали баҳор, рӯзи кишту кори дехқон ба шумор меравад. Наврӯз бо қарори Маҷмааи умумии Созмони Милалӣ Муттаҳид ба як иди ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Тоҷикистон шояд тамоми ҳаҷро дорад, ки соли нави ҳудро аз Наврӯз сар кунад. Наврӯз ба унвони иди баҳор ва эҳеи табиат дар кулли қишиварҳои Осиёи Марказӣ ҷаҳон гирифта мешавад. Наврӯз дар Тоҷикистон ба таври расмӣ ҳар сол 21-уми марта ҷаҳон гирифта мешавад."

Сипас, донишчӯён барномаи омоданамудаи ҳудро пешкаши ҳозирин намуданд.

БАРГУЗОРИИ СЕМИНАРИ ИЛМӢ-НАЗАРИЯВИ



мудири кафедраи журналистика, Холова Галатӣ, мутахассиси раёсати илм ва инноватсия, Одинаева М.Ҳ. номзади илмҳои филология, саромӯзгори кафедра, Муродов Ҷамил ва Гадоев Фирӯза ассистентони кафедра иштирок намуданд.

Мувофиқи нақшай семинари илмӣ-назариявӣ асистенти кафедра Гадоев Фирӯза баромад намуда, истифодаи жанри мусоҳибаро дар ВАО яке аз маъмұлтарин

жанрҳои журналистика арзёбӣ намуд. Ҳамзамон, доир ба қоидрои гузаронидани мусоҳиба дар ВАО-ро шарҳ дод.

Дар рафти семинар омӯзгорони кафедра Сафарзода Мануҷеҳр ва Одинаева Марҳабо доир ба маърузаи ироагардидага пешниҳоду тавсияҳои хуб доданд.

Санаи 17.02.2022 дар кафедраи журналистикаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ семинари илмӣ-назариявӣ дар мавзуу "Мусоҳиба жанри маъмұлтарин дар ВАО" баргузор гардид.

Дар семинар Алишери Абдулмажид,

ЧОРАБИНӢ БАХШИДА БА 110-СОЛАГИЙ МАТБУОТИ ТО҆ЦИК



Таърихи 9-уми марта соли ҷорӣ дар бинои маъмурӣ Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ чорabinӣ таҳти узвони "Гуфтугӯи ду насл" бахшида ба Рӯзи матбуоти тоҷик баргузор гардид.

Дар чорабинӣ ректори донишгоҳ доктори илми педагогика, профессор Мирализода Абдусалом Мустафо, роҳбари Муассисаи давлатии телевизиони "Илм ва табиат", ҳамзамон раиси Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Исломзода Зиннатуллоҳ Бурҳон, Шоири Ҳалқии Тоҷикистон Ҳақназар Гоиб, директори Муассисаи давлатии телевизиони Кӯлоб Сафаралӣ Бозорзода, сармуҳаррири рӯзномаи "Пайк" Аҳмади Иброҳим ва дигар рӯзноманигорону донишчӯёни донишгоҳ ширкат варзиданд.

Наҳуст суҳани ифтитоҳиро ректори донишгоҳ профессор Мирализода Абдусалом Мустафо оғоз намуданд. Сипас, раиси Иттифоқи журналистони Тоҷикистон Исломзода Зиннатуллоҳ Бурҳон суханронӣ намуда, аҳли толоро ба Рӯзи матбуоти тоҷик табриз намуда, қайд намуданд, ки "Бо назардошти мақоми мазкур гуфтан мумкин аст, ки "Буҳорои шариф", қабл аз ҳама, барои дифоъ аз манфиатҳои миллати тоҷик ва

посух гуфтан ба тавҳиноте, ки дар матбуоти пантуркистӣ нашр мешуд, рӯй чоп омадааст. Ин ҳадафҳои аслии нашрияро дар шумораи аввали рӯзномаи "Буҳорои шариф" баъзъо мушоҳида намудан мумкин аст." Баъдан директори Муассисаи давлатии телевизиони Кӯлоб Сафаралӣ Бозорзода ва Шоири Ҳалқии Тоҷикистон Ҳақназар Гоиб доир ба таърихи пайдоиши матбуоти тоҷик суханронӣ намуданд. Ҳамчунин, як қатор омӯзгорон ва рӯзноманигорон минтақаи Кӯлоб бо сипосномаи ректори донишгоҳ ва академияи ВАО ва түхфаҳои пулӣ қадрдонӣ карда шуданд.

Дар охир чорабинӣ бо саволу ҷавоби донишчӯён ба рӯзноманигорон ба анҷом расид.

БАРГУЗОРИИ ДАРСИ КУШОДИ ТАРБИЯВИ



Таърихи 16-уми марта соли ҷорӣ дар факултети химия, биология ва географияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дарси кушоди тарbiyati асистенти кафедраи методикаи таълимии забонҳои ҳориҷӣ Моҳшариф Ҷӯқубова дар гурӯҳ 203-и ихтиоси химия-биология дар мавзуу "Наврӯз-иди ниёғони мӯ" баргузор гардид.

Дар дарс Имомов Зафар, сармуҳасиси шуъбаи тарbiyati донишгоҳ, Холов Сино, ҷонишини декан оид ба таълимии факултет, Бозоров Ҳасан, ҷонишини декан оид ба тарbiyati ва дигар омӯзгорону донишчӯён иштирок доштанд.

Наҳуст суҳани ифтитоҳиро ҷонишини декан оид ба таълим Холов Сино оғоз намуда, ҳозиринро ба ин ҷаҳони байнамилалӣ табрик гуфта, Ҳориҷӣ Моҳшариф Ҷӯқубова баромад намуданд. Зимни баромадашон қайд карданд, ки "Наврӯз ҳамчун Соли нав дар қаъри давру замонҳои дури ниёғонамон по ба араси вуҷуд ниҳода, дар масири ташаккулу инкишофаши давраи боззои мудовими табиат ва аз ин тарӣ, ҷараёни тақвими оламро дар ҳуд таҷассум намуда, дар тӯли асрҳо ғоҳ давраҳои номусоиду тундбодҳои решабарандози замона ва ғоҳ фазои неку авзои мувоғику мусоидро аз сар гузаронида, то

бар рӯзгори мӯ омада расидааст. Ин ҷаҳони мардумӣ, ки аҷодди ориёни мӯ бароямон мерос гузаштааст, ифодай ҳувийяти миллию фарҳангие мебошад, ки шахсияти афроди ҷомеаи ҳамаи наслҳои таърихии мӯ бо ширкату vaslat ба он ҳиссагузор мебошанд. Аз ин рӯ, омӯзиши ҷаҳони Наврӯз ва дигар ҳадӯи солони аҷодӣ, ҳамчунин таҷчили онҳо яке аз масъалаҳои мӯҳими ҳудшиносию ҳештанишиносӣ ва комӯб шудан ба умқи ниҳодҳои фарҳангу тамаддуни саршор аз ғановату мӯқаддаси мӯ хоҳад буд."

Сипас, донишчӯён барномаи омоданамудаи ҳудро, ки "Наврӯз-иди ниёғони мӯ" унвон гирифта буд, пешкаши ҳозирин намуданд.

БАРГУЗОРИИ МАҲФИЛИ МУБОҲИ-САВӢ ЗЕҲӢ



давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ як қатор маҳфилҳои мубоҳисавӣ зеҳӣ амал мекунанд. Санаи 11-уми марта дар факултети молиявии иқтисодии донишгоҳ бо ташабbusi муаллими қалони кафедраи баҳисобигарии мӯҳосибӣ ва аудит Давлатов Гулаҳмад маҳфili мубоҳисавӣ байни гурӯҳҳои 205 ва 206 и ихтиоси кори бонкӣ дар доираи фанни "Асосҳои аудит" баргузор гардид. Маҳфili дар шакли викторина гузаронида шуд. Дар натиҷа гурӯҳи 206 и ихтиоси кори бонкӣ голиб гардида аз тарафи роҳбарияти факулта бо сипосномаи таҳсилатӣ ҳудоӣ мубоҳисавӣ зеҳӣ амал мекунанд.

Бо мақсади баланд бардоштани малакаи маҳорати донишчӯён дар Донишгоҳи

"ЧАСОРАТ" – МАКТАБИ МАРДОНАГҮ



Абдулазиз РАХМАТУЛЛОЕВ,
саромүзгөри қафедра тарбия
жисмонии Донишгохи давлатии Күлоб
ба номи Абуабдуллохи Рұдакӣ, устоди
варзиши Иттиҳоди Шӯравӣ ва
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мураббии
шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Клуби варзиши "Часорат"-и Донишгохи давлатии Күлоб ба номи Абуабдуллохи Рұдакӣ маъруфтарин макони варзиши дар шаҳри Күлоб ва ҷумҳурии азизамон мебошад. Даҳсолаҳо ин макони маъруфи варзиши кӯдакону наврасон, хонандагону донишчӯёнро ба варзиши ҷалъ намуда, натанҳо ба қуллаҳои баланди варзиши мерасонад, балки ҳамчун узви комили чомея тарбия менамояд. Ба назари ман, ин дастоварди бузурги клуби "Часорат" мебошад. Тайи 40 соли фаъолияти клуби варзиши "Часорат" ҳазорҳо кӯдакону наврасон, хонандагони мактабҳои миёна ва донишчӯён аз тарбияни варзиши педагогии ин даргоҳ гузаштаанд ва шахсони бообурӣ чомея гаштаанд. Дар байнин чунин дастпарварони "Часорат" чунин шахсонро номбар кардан мумкин аст: Бародарон Мирзоев Сайд ва Мирзоев Ато, Фарруҳ Раҳматуллоев, падар ва писарон Асоевҳо, Рустамов Дилшод, Искандари Рустам ва ғайра.

Мирзоев Сайд - устоди варзиши Иттиҳоди Шӯравӣ, Мураббии шоистаи варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ҳамзамон устоди Коллеҷи тиббӣ дар шаҳри Күлоб мебошад.

Мирзоев Ато - полковники куշунҳои сарҳадӣ, ки зиёда аз 30 соли умри азизи худро дар ҳифзи марзу буими ҷумҳуриамон ва тарбияни сарҳадчиёни ҷавон сарф кардааст.

Сайдато, устоди варзиши ҔТ, Чемпиони бисёркаратаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мусобиқаҳои иттифоқӣ аст.

Фарӯҳ Раҳматуллоев - устоди варзиши ҔТ, чемпиони бисёркаратаи Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ҳоло мувонини сардори инспексиияи андоз дар шаҳри Күлоб аст.

Бобоҷон Асоев, мураббии шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Искандари Рустам - устоди варзиши дарасаи байналмиллӣ, чемпиони Осиё ва иштироки Олимпиада дар шаҳри Лондони Британияи Кабир буд, ҳоло директори мактаби варзиши дар шаҳри Күлоб аст.

Мехостам дар бораи дастпарварони клуби варзиши "Часорат"-и Донишгохи давлатии Күлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рұдакӣ оғоз намоям.

ҒАЙЗИЕВ ҚОСИМЧОН ПУЛОДҖОННОВИЧ

Ғайзиев Қосим Пулодҷонович 8-уми априли соли 1996 дар шаҳри Күлоб ба дунё омадааст. Соли 2007, ҳангоме ки талабаи синфи 5-и мактаби миёнаи №1 шаҳри Күлоб буд, бародараш Шарифҷон ўро ба клуби варзиши "Часорат" ба наazzi Устоди варзиш, мураббии шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилшод Ғайзов меорад. Солҳои аввали машқ барои Қосимҷон хурдсол мушкил буд, аммо бо қушиш, иродан қавӣ ва роҳбарии мураббии пуртакриба ин мушкилиҳоро паси сар намуда, тамоми вақти холии худро ба варзиши сарф менамуд. Бисёр рафиқонаш ўро ба сайру гашт, тамошои филм ва дигар дилхушиҳо дайвт мекарданд, аммо Қосимҷон бештари вақти холиашро ба варзиши дўйстоша сарф менамуд. Ин кушишҳо ўва устодаш Ғайзов Дилшод Қосимҷон аллакай соли 2012 ҳангоми талабаи синфи 11 буданаш ўро ба қуллаи баладтарини варзиши ҷумҳурии азиз-

замон дар байнин наврасон оварда расонд. Ҳамин сол Қосимҷон дар мусобиқаи байналмиллӣ дар байнин наврасон, дар шаҳри Ҷалолободи Ҷумҳурии Қирғизистон иштирок намуд. Дар мусобиқа варзишгарони дигар кишварҳо ба монанди Қазоқистон, Руссия, Белоруссия, Ўзбекистон, Афғонистон иштирок доштанд.

Дар ин мусобиқа дар вазни 50 кг Ғайзиев Қосимҷон ба финал бармада, дар он гуштингири пуртакриба, соҳиби майдон, варзишгари қирғизро бо бартарӣ мағлуб намуда, сазовори медали тилло гашт.

Соли 2013 ў ба факултai молиявию иқтисодии Донишгоҳи давлатии Күлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рұдакӣ дохил шуда, варзишро дар клуби варзиши ин донишгоҳ идома медиҳад. Қосимҷон ҳангоми донишчӯ буданаш натанҳо шарафи варзиши донишгоҳро дар мусобиқаҳои байнин донишчӯёну ҷавонон ҳимоя менамуд, балки шарафи варзиши шаҳри Күлоб ва ҷумҳуриамонро дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмиллӣ ҳимоя менамуд.



Ҳар мусобиқаҳои байналмиллӣ дар Ҳиндустон, Филиппин, Муғалистон, Хитой, Ашқобод шарафи варзиши тоҷикро ҳимоя намудааст. Соли 2016 дар шаҳри Манилаи Филиппин соҳиби ҷои сеюм ва медали биринҷии Чемпионати Осиёро соҳиб гашт. Дастпарвари клуби варзиши "Часорат", донишчӯи Донишгоҳи давлатии Күлоб ба чунин қуллаи баланди варзиши Осиё, албатта бо дастгирии донишгоҳ, Кумитаи ҷавонон ва варзиш ва мураббии содиқи худ Ғайзов Дилшод расидидааст.

Қосимҷон Ғайзиев, набераи яке аз ҷеҳраҳои шинохтаи Күлоб Ғайзиев Борон аст. Ин шахси бузург тамоми ҳоёт устоди Донишгоҳи давлатии Күлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рұдакӣ буд. Ғайзиев Борон, номзади илми фалсафа, дотсенти қафедраи фалсафа 57 сол дар Донишгоҳи давлатии Күлоб фаъолият намудааст. Ўро тамоми донишчӯён ва устодони донишгоҳ хеле ҳурмат мекарданд ва дӯст медоштанд. Дар лексияҳои ў новобаста дар қадом факулта дарс мерафт, донишчӯёни факултаҳои дигари донишгоҳ низ иштирок мемамуданд. Ҳаҳни зебо ва ҳуҷӯфткор, ҳурмати донишчӯ, ҳазлу шуҳҳои ўро то ҳол шогирдон ва ҳамкоронаш ёд мекунанд.

Падари Қосимҷон - Пулодҷон Ғайзиев низ дар соҳаи варзиш хеле шахсияти маъруф аст. Ў устоди варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Иттиҳоди Шӯравӣ аст. Ҳоло ассистенти қафедраи тарбияи ҷисмонии Донишгоҳи давлатии Күлоб фаъолият мекунад.

Қосимҷон Ғайзиев дар муассисаи давлатии "Тоҷикаэронавигатсия" ба ҳайси мутахassis кор ва фаъолият мемамояд.

Имрӯз мо бо чунин шогирдон фарҳmekunem ва боварӣ дорем, ки онҳо дар дилҳоҳ риштаҳои иқтисоди ҷумҳуриамон саҳми босазои худро мегузоранд.



ТАРОНАИ МУЖДАИ БАҲОР

Эй, баҳори гулбасар, боз омадӣ, хуш омадӣ. Қадамҳоятро бинозам бо нури дидай хеш. Ҳоки поят сурмаи ҷашмони ман. Васф созам ҳусни зебои туро.

Мусаллам аст, ки пиру барно туро дӯст мөдоранду зебогиҳои туро васф мекунанд ва ҳар сол омадани туро интизорӣ мекашанд. Ҳар яке бо шеваи ҳудро туро васф карда, таронаи ҳусни зебои туро замзама мекунанд. Бавижа, адабон ва аҳли эҷод ҳомаи тасвир ба давоти рангин зада, бо ҷилваҳои нози ҳаёли хеш мӯҷассамаи бузурги туро бунёд месозанд. Мутрибон бошанд, мизроб ба тоҳрои ҷангӯруб зада, оҳангӣ зиндагиро бо садои шилдироши ҷашмасоронат ва шир-шири боронҳои найсонат ҷӯр карда, васфи туро месароянд. Илҳом аз ин савти дилнавоз қулли ошиқони даҳр ҷилва аз фараҳи замери хеш панҷа ба ғулҳои навруста зада, онҳоро чун мармuz аз аҳди вафодорӣ бо ҳам эҳдо ошиқони мекунанд.

Вале эй, баҳори нозанин, ман ҳусни ҷамоли туро мисли дигарон дар таронаҳои хеш васф карданӣ нестам. Зеро ки он аллакай, тавсифи хешро дар дилу дидоҳои маддум дарёфта, қалбҳоро тасхир кардааст. Акнун ман, дар таронаҳои хеш вижагиҳои дигари асолат ва рисолати туро ба қолам ҳоҳам дод, ки он шуҷоат ва эҳсонкориҳои туст.

Фасли Ҕай зӯр аст. Бо турбофиҳои худ дар як лаҳза замину замонро дар таронаҳои хеш васф карданӣ нестам. Зеро ки он аллакай, тавсифи хешро дар дилу дидоҳои маддум дарёфта, қалбҳоро тасхир кардааст. Акнун ман, дар таронаҳои хеш вижагиҳои дигари асолат ва рисолати туро ба қолам ҳоҳам дод, ки он шуҷоат ва эҳсонкориҳои туст.

Ҕай дар як ҳадисаи Ҳулоса, эҳсонкориҳои туст.

ил абадан боқӣ ҳоҳад монд.

Вале ин хел набудааст. "Номи Рустам беҳ, аз Рустам" гуфтани маддум ҳақиқати зиндагӣ будааст. Ин маъниро ман дар як шаб эҳсос кардам. Бачагони деҳа гулгардӣ карда, ба танини овози хеш мӯҷадаи омад-омади туро ба маддум гӯшрас карданӣ. Интизориҳои маддум тӯл накашид. Баъди гулгардонаҳои кӯдакон зимишони сарднафас ба тӯрбофиҳояш хотима баҳшида, пероҳани сафеди ҳудро аз кӯҳ даман ҷамъ карду бо лашкари сафедпӯши ҳуд таркии маддум кард. Ин ҳама аз шуҷоати ту буд, эй баҳор.

Эй, баҳори шуҷоат ман, матонатат бемисл аст. Вале эҳсонкориат боз аз вай бузургтар. Он беҳамтост баベンазир. Аз ҳама мӯҳим он аст, ки ту сарчашмаи ҳама ҳушбахтиҳои аҳли башарӣ: табиатро аз ҳоби ноз бедор карда, зиндагиро бо таровати нафасат ҳусн мебахшӣ, ба маддум ризқ меофарӣ, ҳаёт мебахшӣ, ҷонбахши қулли набототу ҳайвоноти замину замон ҳастӣ. Ба адабону ошиқон руҳу илҳоми тоза илқо карда, онҳоро ба зиндагӣ дилгарм мегардонӣ, ба марди дехқон неруи баланди ризқофар эҳдо мекунӣ. Ҳулоса, эҳсонкори беҳамтӣ.

Эй, таронаҳои зебои ман, аз ин вижагиҳоят фаҳмидам, ки сурати ту бо сиратат тавъяном будааст. Бинобар ин, ман ба таронаҳоям мегӯям:

Ҕай дар як ҳадисаи Ҳулоса, эҳсонкориҳои туст.

ТАЧРИБА ОМҮЗШИ ПЕДАГОГЫ – ЗАМИНАУ КАСБЫ ОМҮЗГОРЫ



Бахтовар БОБОЕВ,
мудири бахши таҷрибаомӯзӣ ва кор бо
мутаҳассисони ҷавон

Чунон ки маълум аст, дар муассисаҳои олии касбӣ таҷрибаомӯзии педагогӣ ҳамчун қисми асосии ҷараёни таълим ба ҳисоб рафта, чун заминагузорандা ва омили муҳими омода намудани мутахассисони оянда ба фаъолияти касбӣ, яъне касби пуршарафи омӯзгорӣ ёрии амалий мерасонад. Донишҷӯён дар рафти таҷрибаомӯзӣ на танҳо дониши назариявии аз худ намудаашонро васеъ ва мустаҳкам мегардонанд, балки малакаҳои кории омӯзгорони пуртакриба ва пешӯдами мусассисаҳоро низ меомӯзанд. Ҳангоми таҷрибаомӯзӣ донишҷӯён-таҷрибаомӯзон (муаллимони оянда), тарафҳои гуногуни ҷараёни таълиму тарбияро мушоҳида ва таҳлил карда, методу усуљҳои асосии дарсгузарӣ, машғулиятҳои беруназисинфӣ ва беруназмактабиро ҳаматарафа меомӯзанд. Маҳз таҷрибаомӯзии педагогӣ ва хусусан, натиҷагирий аз он, событ месозад, ки дар оянда шогирдони мо аз уҳдаи касби интихобкардаашон - омӯзгорӣ баромада метавонанд ё не?

Мо дар ин матгабамон танҳо дар робита ба як намуди ниҳоят паҳнгашта, "Таҷ-рибаомӯзии педагогӣ" ҳарф ҳоҳем зад, чунки ба ин наъни таҷрибаомӯзӣ дар до-нишгоҳу донишкадаҳои олий (равияни омӯзгорӣ) аҳамияти авалиндарача дода ме-шавад.

Бесабаб нест, ки Асосгузори сулху вах-
дати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон дар Паёми имсолаашон соҳаи
маорифро яке аз соҳаҳои афзалиятнок
дар чомеи демократӣ арзёбӣ намуданд.
"Дар даврони соҳибистиқлолӣ мо бунёди
маорифи миллӣ ва ворид гардидан ба
фазои таҳсилоти байналмилалиро ҳада-
фи муҳимтарин ва самти афзалиятноки
сиёсати иҷтимоии давлат ва Ҳукумати
мамлакат қарор додем. Зоро мо ҷунин
мешуморем, ки бунёди миллат аз маориф
огоз мейбад ва ғамхорӣ нисбат ба мао-
риф - сармоягузорӣ барои рушди нерӯйи
инсонӣ ва ояндаи ободи давлат ва Ватан
мебошад".

Таџрибаомүзин донишчүйн дар системаи мактабхой олй қисми мұхыммии таркии-бии нақшаходи таълимий ба шумор мера-вад. Мувофиқи нақшаходи таълимий дар кур-сҳои гуногуни факултетҳои донишгоҳ на-мудҳои гуногуни таҷрибаомүзӣ дар ҳар-шакл сурат мегиранд, намоёнтарини онҳо: таҷрибаи педагогӣ, таҷрибаи пешаздин-ломӣ, истеҳсолӣ, таълимӣ (шевашинойӣ, фолклорӣ, бостоншиноӣ, бойгоншиноӣ, этнографӣ, саҳроӣ) ва гайраҳо мебошанд. Ҳар як қадоми ин таҷрибахо, албатта, мақсад ва моҳияти худро доранд ва донишчүйнро ба паҳлуҳои гуногуни илм, ки барои ҳам омӯзгорон ва ҳам донишчүйн-таҷрибаомүзон зарур аст, роҳнамун месозад.

Дар робита ба ин масъала мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон "Низомномаи таҷрибамӯзии педагогии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон"-ро мавриди мухокима ва баррасӣ қарор дода, онро бо қарори худ таҳти №1/16 аз 28-январи соли 2017 тасдик намуд.

Инчунин, хуччати мазкур бо фармоиш вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-январи соли 2017 таҳти №246 ба ҳукми амал даромад. Тибқи фармоиши мазкур роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор шудаанд, ки раванди таҷриба-

омӯзӣ педагогии муассисаҳои таълими-ро дар асоси ҳамин ҳуҷҷат, яъне "Низомномаи таҷрибаомӯзӣ педагогии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон" ба роҳ монда, ба талабот ва муқаррароти он аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намоянд.

Тавре ки ба ҳамагон маълум аст, солҳои охир таҷрибаомӯзин педагогӣ ҳафтае як рӯз роҳандозӣ гардида буд, ки ин ба донишҷӯён-таҷрибаомӯзон ва методистон натиҷаи хуб надода, балки форигболӣ ва тамбалиро ба миён оварда буд. Хушбахтона, дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи

Рұдакій ва табиғатынан мұхтаралық музейдегі мұражайдағы көзтаптастырылған мемориалдың ашылышынан көнбайыр осындағы мәдениеттік деңгээлде 2021 жылдың 15-ші наурызында өткізу мүмкін болады.

Лозим ба ёдоварист, ки таҷри-
баомӯзии педагогӣ дар солҳои
охир мувоғиқи нақшашои таълимӣ
асосан дар курсҳои 4-ум ва 5-уми
факултетҳои равияни омӯзгорӣ ба
нақша гирифта шуда буд. Чун
имрӯз, шакли таҳсил, ки пурра ба
низоми бакалавриат гузашта исто-

дааст, тачрибаомүзии педагоги муво-
фики нақшаходи таълимий дар курсҳои 3,
4-ум ва баъзан дар курсҳои 5-уми ихти-
сосҳои ҳамгиро ба роҳ монда мешавад.
Тибқи нақшаходи таълимий ва барномаҳои
тачрибаомүзӣ муҳлати баргузории таҷ-
рибаомүзии педагогӣ дар курсҳои 3-юм
чор ва баъзан се ҳафтаи тақвимӣ, дар
курсҳои 4,5-ум бошад, шаш ва гоҳо чор
ҳафтаи тақвимӣ пешбинӣ шудааст, ки ин-
талаботи тачрибаомүзиро қонеъ карда
наметавонад... Хуб мешуд, ки дар оянда
нақшаходи таълимий таҷдиди назар шуда,
муҳлати баргузории таҷрибаомүзии пе-
дагогии курсҳои 3-юм аз се ё чор ҳафтаи
тақвимӣ ба шаш ҳафтаи тақвимӣ ва дар
курсҳои 4,5-ум бошад, муҳлати баргузо-
рии таҷрибаомүзӣ ҳафт ҳафтаи тақвимӣ
муқаррар карда шавад.

Тасаввур кунед, ки дар нақшаҳои таълимӣ се ҳафта ва ё чор ҳафта муҳлати баргузории таҷрибаомӯзӣ педагогӣ нишон дода шудааст, ки аз ин тибқи қоидаду ҳафтаи аввал таҷрибаи гайрифаъол (пассив) ва як ё ду? ҳафтаи боқимондаға фаъол... Дар як ва ё ду ҳафта донишҷӯ-таҷрибаомӯз аз кучо имкон пайдо мекунад, ки 10-12 соат ҳамчун омӯзгор дарс гузарад? Ё худ методистони таҳассусий дар ду-се ҳафта чӣ тавр на камтар аз 3-4 соат ба дарси ҳар як донишҷӯ медароя-ду хулосабарорӣ мекунад? Дар сурате, ки ба 12-15 нафар таҷрибаомӯз 1 нафар роҳбар (методист) мебошад.

Бояд гүфт, ки баробари саршавини тачрибаомүзӣ фармоши ректори донишгоҳ таҳия гардида, дар асоси он конференсияҳои ифтихорӣ - ташкилий гузаронида шуда, дар он раёстали таълим, кормандони бахши таҷрибаомӯзии донишгоҳ, садорати факултетҳо ва кафедраҳо, инчунин методистони соҳаи ихтисос ва методистони педагогикаю психологияи иштирок ва суханронӣ намуда, мақсад ва вазифаҳои асосии таҷрибаомӯзии педагогӣ ба донишҷӯён-таҷрибаомӯзон ба-тағсил баён карда мешавад. Чи таврееки дар боло қайд кардем, таҷрибаомӯзии донишҷӯён се, чор ё шаш ҳафтаро

дарбар мегирад, аз ин ҳафтаи аввали тачрибамүй (тачрибаи ғайрифаъол) бо шиносоии умумӣ ба муассиса ва кабинетҳои методии он, роҳбарияти муассиса, муаллимони фанҳою роҳбарони син-фҳо, иштирок ба дарсҳои омӯзгоронии муассиса ва таҳлили дарсҳои мушоҳидашуда баҳшида мешавад. Аз ҳафтаҳои минбаъда (тачрибаи фаъол) сар карда, донишҷӯён-тачрибамӯзон бо ёрии методистони таҳассусӣ ва омӯзгорони во-басташудаи муассиса ба тартиб доданини

нақшаҳои тақвимӣ-мавзӯй, тарбиявӣ ва нақшаҳои яксоатай гуногунтили дарсӣ машғул мешаванд, инчунин, ба ҳайси роҳбарони синфҳои интихобшуда таъиин гардида, ҳамчун омӯзгор-таҷрибаомӯз бевосита ба кори асосӣ - дарсдиҳӣ ва гузаронидани ҳар гуна чорабинҳои тарбиявӣ ва фарҳангӣ машғул мешаванд.

Бояд қайд намуд, ки ҳангоми гузашта-ни таҷрибаомӯзии педагогӣ ҳар як до-нишҷӯ-таҷрибаомӯз тибқи муқарраротӣ Низомномаи таҷрибаомӯзӣ, бояд 10-12-сола соат ҳамчун омӯзгор-таҷрибаомӯз, мус-тақиҷ дарс гузарад. Дар баробари ин,

A black and white photograph of a large lecture hall. In the foreground, a row of students sits at wooden desks, looking towards the front. Behind them, several more rows of students are seated in tiered seating, also facing forward. The room has high ceilings and several rectangular fluorescent light fixtures. The students are dressed in a mix of formal attire like ties and blazers, and more casual clothing.

дар ҳамон синфе, ки вобаста шудааст, вазифаи роҳбари синфро ичро намуда, бояд дарси соати тарбияйӣ низ гузаронад, инчунин, ҳар гуна чорабинҳои беруназсинфиро ба муносибати ҷашнҳои таъриҳӣ, аз қабили Рӯзи Истиқлол, Рӯда-кихонӣ, Мавлавиҳонӣ, Рӯзи забони давлатӣ, Рӯзи Конституция, Рӯзи Президенти Чумхурии Тоҷикистон, Рӯзи Парчами давлатӣ, Рӯзи Артиши миллӣ, Рӯзи Модарон ва ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ба нақш гирафтта, гузаронанд. Дар инҳолат, бевосита методистони соҳаи ихтиносос вазифадоранд, ки ба дарси ҳар як таҷрибаомӯз, лоақал, се ёр соат ҳамроҳи дигар донишҷӯён-таҷрибаомӯзон даромада, равнди дарсгузарии до-нишҷӯ-таҷрибаомӯзо мушоҳида намуда, дар яқояғӣ дарси гузаштаро таҳлилӣ карда, ба он баҳо гузорад ва ҳангоми баҳои ҷамъбастӣ дарсҳои мушоҳидашу-даро, албаттa, ба инобат гиранд.

Дар рафти таҷрибаомӯз донишҷӯёни таҷрибаомӯз ба тартиб додани ҳуҷҷатҳои лозима аз қабили: рӯзномаи таҷрибаомӯзӣ, нақшай тақвими-мавзӯйӣ, нақшай тарбиявӣ, нақшай яксоати дарсӣ (намуна), ҳисоботи мухтасари ҳароятӣ, як таҷрибаомӯз ва тавсифномаи педагогӣ-психологӣ машғул мешаванд.

Хамзамон, роҳбарон умумии таҷрибаомӯзони факлтетҳо ва методистони таҳассусиро зарур аст, қабл аз сафар-бар намудани донишҷӯён-таҷрибаомӯзон конференсияҳои ифтитоҳӣ гузаронида, суратчаласаҳои кушодашавӣ тартиб диханд, инчунин, дар ҷамъбости таҷрибаомӯзӣ ба ҳар як варақи пуркардаи рӯзномаҳои таҷрибаомӯзӣ имзо гузоранд, дар рӯзномаҳо мулоҳизаҳои худро ҳамчун роҳбари таҷриба (методист) нависанд ва баҳои ҷамъбости ҳар як донишҷӯ-таҷрибаомӯзро дар охирин рӯзнома қайд намоянд, нисбати фаъолияти ҳар як донишҷӯ-таҷрибаомӯз тақриз нависанд, гайр аз ин, ҳар як методисти таҳассусӣ ҳатман дафтарҳои таҳлили дарсхои мушоҳидат дошта бошанд ва дар охир конференсияи ҷамъбости таҷрибаомӯзӣ ташкил намуда, суратчала-саҳои ҷамъбости тартиб диханд.

Таҷриба шаш-ҳафталола бандар ҳам-чун методисти баҳши таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавони донишгоҳ, роҳбари умумии таҷрибаомӯзони факултети филологияни тоҷик ва журналистика, ҳамзамон, мудири баҳши таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавони донишгоҳ сабит соҳт, ки қисме аз донишҷӯн-таҷрибаомӯзон дар нисбат ба уҳдадориҳои худ ҳангоми таҷрибаомӯзӣ фориф-

болй зохир намуда, аз чиҳати илмию назариявий ва методий паст будани дараҷаи дониш ва ҷаҳонбиинашон дарсҳои мегузаштагии онҳо рӯйкӣ, каммазмун ва бе истифодаи ин ё он нави аёният сурат мегирад. Инчунин, тарзи тартиб додани нақшай яксоатай дарсҳои гуно-гунтипро ёд нагирифта, он нақшай яксоатай тартибдодаи онҳо рӯйкӣ ва аз бъязе хатоҳо орӣ набуда, аз чиҳати шакл, мазмун ва ҳаҷм ба талабот ҷавоб дода наметавонанд. Хатои ҷиддии таҷриба-омӯзон ин аст, ки онҳо вақтро вобаста ба лаҳзаҳои гуногуни дарс, маҳсусан, лаҳ-заҳои баёни материали нав ва мустаҳкамкунии он дуруст тақсим карда наметавонанд. Модом, ки дарсро ба лаҳзаҳо ҷудо карда наметавонанд, аз кучо дарсҳои мушоҳидашударо таҳлил менамоянӣ? Эҳуд ками дар кам аст он методистоне, ки ҳамроҳи таҷрибаомӯзон ба дарсҳои муаллимон ва донишҷӯён-таҷ-рибаомӯзон даромада мушоҳида намуда, дар якҷоягӣ дарсҳои мушоҳидашударо таҳлил намо-янд. Донишҷӯ ём омӯзгоре, ки аз методикай таълими ин ё он фан бехабар бошад, ҷӣ гуна аз уҳдаи таҷрибаомӯзӣ ё роҳбарӣ (мето-дистӣ) баромада метавонад? Дар ин ҷо ба иззати нафси касе расиданӣ неstem. Баъзе омӯз-

гороне, ки ба ҳайси методист ҳамроҳи донишҷӯён вобаста мешаванд, аз методикай таълими ин ё он фан бехабар буда, ба маслиҳати методӣ ниёз до-ранд... Тавре ки дар мақолаи "Чаро таҷ-рибаомӯзон форигбонд?" ("Омӯзгор", №20, 16 майи соли 2019, с.3.) иброз на-муда будам, ки сабаби асоси мушкилот ин ба ҳайси роҳбарҳо таҷриба-методист равон карданӣ омӯзгорони ҷавон, кам-таҷриба ё асистентони нав ба кор ҷалб гардида, ки таҷрибаи кофӣ дар ин ҷода надошта, ҳуд навакак аз мизи донишҷӯй барҳостаанд, муваzzaf мешаванд.

Ба фиқри мо, агар фанни "Методикаи таълими ин ён фанҳо"-ро омӯзгорони пуртаҷриба ва унвони илмӣ дошта ба донишҷӯён дарс гӯянду ба ҳайси роҳбари таҷриба-методист, омӯзгорони пуртаҷриба ва дар ҳақиқат методистони асил сафарбар карда шаванд, он гоҳ кор ранги дигар гирифта, нуран аъло нур ҳоҳад шуд.

Нагз мешуд, ки мудирони кафедраҳо ҳангоми тақсими соатҳои сарборӣ, гуфтаҳои болоро ба асос гирифта, соатҳои фанни мазкурро ва инчунин соатҳои таҷ-рибаомӯзиро дар мувофиқа ба раёсати таълим ва бахши таҷрибаомӯзӣ ба омӯзгорони пуртакрибай аз уҳдаи ин корҳо мебаромадагӣ, ки шумораи чунин устодони сидқан худро ба ин кор, яъне мушоҳида ва таҳлили дарсҳо бахшидаанд кам нестанд, тақсим менамоянду. Зоро эшон пайваста кушиш менамоянд, то ки барои боз ҳам беҳтару хубтар ба роҳ мондани таҷрибаомӯзии донишҷӯён аз методу усулҳои гуногун ва нав самаранок истифода намоянӣ.

Хулоса, тачрибаомындо зарур аст, ки минбайд мансулыяти бештар хис намуда, аз болои худ зиёдтар кор кунанд, худомүй намоянд, инчунин, тачриба пешқадами омүзгорони мактабхой миёнау олӣ ва шакли навро ба таври эҷодӣ биомӯзанд, то ки дар оянда аз уҳдан касби интихобкардаашон - омӯзгорӣ ба хубӣ баромада тавонанд. Аз донишҷӯи муассисаҳои таҳсилоти олӣ то муаллимону устодони муассисаҳои миёна вазифадоранд, ки айбро ба гардани яқдигар бор накарда, корро куллан тайирдиҳанд ва шогирдони босаводу бомартифат ва ҷаҳонбинии васеи илмидоштаи мутобиқ ба талаботи давру замонро тарбия намуда, ба камол расонанд. Зеро тайёр кардану ба бозори меҳнат омода намудани мутахассисон -ин қарзи шаҳрвандӣ, ватандӯстӣ, хештаниносӣ ва инсонии мо омӯзгорон мебошад.

ҶАВОНОН-МУҚОБИЛИ ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ

Навруз НОСИРИ,
номадди илмҳои иқтисолӣ, мудирӣ
кафедраи менеджмент ва маркетинг

Дар давоми солҳои Истиқтолии давлатӣ ҷавонони саодатманди қишишар бо пуштибинӣ аз сиёсати пешгирифтӣ Асосгузорӣ сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтаром Эмомалӣ Раҳмон ва бо истифода аз дониш малақай хеш дар соҳаҳои гуногуни қишишар фаъолияти пурсамар намуда, барои рушду инкишофи ҷомеаи мутамаддини Тоҷикистон саҳми арзанда гузошта истодаанд. Ҷавононро ҳамчун ояндасозони давлатӣ миллат, қуввати пешбӯранда ва нерӯи ҳаракатдидҳандай ҷомеаи таътироф кардан. Президенти қишишар муҳтаром Эмомалӣ Раҳмон шаҳодати он аст, ки ҷавонон воқеан давомдидҳандагони ҳадафҳои олии Пешвои миллат ҳастанд. Мулоқотҳои пайвастаи Пешвои миллат бо ҷавонон сабит месозанд, ки Роҳбарни давлат ба нерӯи созандана, иқдомҳои бунёдкорона, ташаббусҳои наҷиб ва маҳорати созандана ҷавонон боварии комил доранд ва ғамхорӣ дар ҳаққи насли ояндасози миллат як самти фаъолияти онҳо маҳсуб мейбад.

Масъалаи баланд бардоштани оғоҳии сиёсии ҷавонон, ҳудшинисибу ватандустии онҳо дар Паёми Президенти қишишар Пешвои миллат муҳтаром Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Оли ишора шуда, ҷавононро бори дигар ба масъулиятиносибу ватандустӣ даъват мекунад: "Терроризм ва экстремизм, аз як ҷониб чун вабои аср ҳатари глобалии ҷиддӣ буда, аз ҷониби дигар, аъъомли он гувоҳ аст, ки террорист ватан, миллат ва дину мазҳаб надорад, балки як таҷдиде ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҷони ҳар як сокини сайёра аст. Терроризм ва ифратгарӣ пеш аз ҳама авҷи гирифта, бо оқибатҳои даҳшатбору бераҳомона худ ба проблемаи ҷиддитарини инсоният дар асри XXI табдил ёфтааст".

Ифратгариву терроризм, пеш аз ҳама, ҳуқуқи озодиҳои инсон ва шаҳрвандро поймом мегардонад. Дар оҳири асри XX ва ибтиди асри XXI падидай бо номи "терроризм" кувват гирифта, ба воситаи пуркуввати мубориза барои манфатиҳои сиёсӣ, идеологӣ ва геополитики табдил ёфтааст. Терроризм аз қалимаи лотинӣ гирифта шуда, мъънояш тарсӯ ҳарос, даҳшат мебошад. Терроризм сиёсати тарсонидан, даҳшатрафӣ буда, ба одамон ҳатари марг ба миён меовараад. Муттасифона, рӯз то рӯз амалҳои террористӣ дар шаҳрҳои гуногуни ҷаҳон зиёд гашта истодаанд.


Пӯшида нест, ки терроризм яке аз усуљоҳои воситаҳои муборизаи сиёсӣ буда, алайҳи мардуми осоишта, бегуноҳ бо истифода аз усуљҳои зӯроварӣ (таҳдид, таҷовуз ва зӯроварӣ) нигаронда шудааст. Ҳадаф аз ин амали ваҳшиёна ноором кардани вазъи сиёсӣ, эҷоди бесарусомонӣ, паст задани обруҷ давлат, ба domi худ даровардан ва душман соҳтани мардуми миллату мазҳаб ва ғурӯҳои иҷтимоӣ, як қалима, боиси нооромиҳо дар байни қишироҳои ҷомеаи мебошад. Тайи даҳ соли оҳир дар ҷаҳон садҳо ҳазор сокинони осоишта қурбони ҳамлаҳои террористӣ ва ҳазорон нафари дигар маъюб шудаанд.

Терроризм падидай номатлуби замони мусосир буда, фаҳмиши он дар содир кардани ҷиноятҳои вазнин, аз қабили қатлу куштори мардум, ба ғаравон гирифтани одамон, тарқонидани иншоотҳои машиҷӯи фароғатӣ, рабудани воситаҳои гуногуни нақлиётӣ ба сифати гарав ва амсоли он дониста мешавад. Экстремизм бошад, хислати ҷудоҳоҳӣ, ифратгарӣ ва иғлангезиро дар худ таҷассум намуда, бо терроризм алоқаи зич дорад. Бо ибораи дигар оқибати экстремизм терроризм аст. Вале ҷомеаи моро ҳамин матлагӣ кифоя аст, то ки бидонем ин ҳардӯи комилан ҳатари қалони парокандагиву бесуботиро доро буда, оқибати басо нохӯш ва нангӯ-



зуи асосӣ ба пайвастани шаҳрвандон ба ғурӯҳои тундрав равона шудааст, ки ин яке аз мушкилоти асосии ҷомеаи имрӯзӣ мебошад. Мутаассифона, дар замони мусосир сафи низомиёну ҷангӣёни ғурӯҳои террористӣ аз ҳисоби ҷавонони ноогоҳу бесавод меафзояд ва дар тамоми қишишарҳо ҳамин гуна ҷавонони ба доми фиреб афтода кам нестанд ва онҳо ҷони ҳудро бехабар аз мақсаду мароми роҳбаронашон қурбон мекунанд. Ба назар мерасад, ки ноогоҳӣ аз асолати фарҳанги испломӣ ва камсаводӣ ҳамчун муҳимтарин омили гумроҳшавии ин ҷавонон аст.

Тоҷикистон дар баробари дигар қишишарҳои пешрафтаи ҷаҳон бо ин зуҳороти марғовар мубориза бурда, талошдорад, ки аз пәёмадҳои номатлуби ин гуна амалҳо пешгирир кунад. Аз ин рӯ, барои мубориза бо терроризму ифратгарӣ тамоми қишишарҳои ҷомеа, баҳусус, ҷавонон, бояд маъсӯliятӣ ҳэссос намуда, алайҳи ин падидай зараровар якҷоя мубориза баранд. Ҷавонон, ки қишири осебепазiri ҷомеа мебошанд, бояд донишу малакаи заруриро оид ба таъмини амнияти шаҳсӣ ва ҷамъияти дошта бошанд, то дар ҳар гуна фаъолияти экстремистӣ ва террористӣ иштирок нақунанд. Тавре ки Пешвои миллат, муҳтарom Эмомалӣ Раҳмон дар воҳӯйӣ бо ҷавонони қишишар, ки худи банди иштирок дошт таъқид доштаанд: "Ҷавонон бояд нисбат ба дигар қишишарҳои ҷомеа фаъолтар бошанд, ташабbusҳои созандагӣ зоҳир намоянд, барои раҳум соҳтани наврасону ҷавонон ва ба сафи ғурӯҳои террористиву экстремистӣ ҷалб кардани ин қишири осебепазир аз шабакаҳои интернетӣ ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Нерӯи зеҳнӣ олимони тоҷик имкон медиҳанд, то онҳо дар саҳтҳои гуногуни илм парчамбардор бошанд. Дар айни замон барои рушди илмҳои дақиқ ва табииатшиносӣ шаҳривар мусоид лозим аст, яъне барои инкишофи онҳо бояд заминai коғии моддиву техникий вуҷуд дошта бошад. Олимони мо дар тӯли солҳои Истиқтол дар ҷомеаҳои муташakkiли фарҳонӣ мамлакат ба таври пурра таҳлил ва баррасӣ гардид. Н



Асозода Радаб, сокини шахри Кўлоб

(Барои хотираи дўсти азиз
Тилло Бобоев)

24-уми январи соли 1941 дар ноҳияи Ховалинг, дар оилаи хизматчи давлатӣ Бобоев Юлдошхӯҷа тифле ба дунё омад, ки номашро Тилло гузоштанд. Падару модар бо умедҳои зиёд ба нигоҳубин ва тарбияи фарзанди фаруҳпайи хеш машғул шуданд. Аммо баъди чанд моҳи оғоз шудани ҷанги ҳонумонсӯзи дуоми ҷаҳони Тилло ҳам мисли дигар тифлони давраи ҷанг аз сафои ҷономони модар ва меҳру муҳаббат ва гармиҳои оғӯши падар ноком шуд. Мардум ҳама аз ҳурд то бузургон баҳри дифои Ватан аз фашистони истилогар шабу рӯз машғули меҳнати саҳту вазнин буданд.

Баъди нокомиҳои ғайричашмдошт, ки дар ҳаёти амаки Юлдошхӯҷа ва

Боги ботаникни бунёдкардаи ин марди шариф имрӯз ба як маркази тарбияи қадрҳои соҳаи биология табдил ёфтааст. Ҳар рӯз даҳҳо донишҷӯёни мактабҳои олии шаҳри Кўлоб, коллеҷу муҳасилони мактабҳои миёна баҳрӣ шиносолӣ бо табииати зинда ва таҷрибаомӯзӣ ба ин макони муқаддас ташриф меоранд.

оилаи онҳо ба амал омад, ҳолай Рӯзигул ҳамроҳии духтараш Розиямояҳ ва писари ҳурдсолаш Тилло ба ҳонаи амааш - Бозоргул, ба деҳаи Алакаи ноҳияи Мӯъминобод мераవанд. Тилло дар оғӯши пурмөҳри модар ба воя мепасид ва дар ҳамин деҳа қадамҳои нахустинро ба мактаби деҳа ниҳод.

Тифлию ҷонони модар ҳуш биҳиши таҷдидӣ, Ҷун ба пои ҳуд равон гаштем, саргардон шудем.

Соли 1955 бисёр деҳаҳои ноҳияи Мӯъминободро ба ноҳияи Колхозобод (ҳоло ноҳияи Восеъ) муҳочир карданд. Ба ҳукми тақдир, оилаи онҳо ба деҳаи Қурбоншахид кӯч мебанданд. Тиллои

хурдчуссаи ҳушёру ҷақон ҳам меҳонду ҳам дар корҳои ҳоҷагӣ ба модараши кумак мекард. Солҳо мегузаштанд, ниҳоят Тилло соли 1960 мактаби миёнаро ҳатм карда, ҳуди ҳамон сол ба факултети табиатшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуда, баъди 5 сол онро бо баҳои "аъло" ҳатм мекунад.

Мувофиқи тавсияи устодон ўро баҳри таҳсил ба аспирантураи Академияи илмҳои Тоҷикистон тавсия доданд. Пажӯҳишҳои пайваста ва заҳмати шабонарӯзӣ вай таҳти назари устодони саҳтгир натиҷаи дилҳоҳ дод. Соли 1971 пажӯҳиши ҷандсолаи хешро оид ба мавзӯи "Энтомофаги коксидҳои зараррасони асосин дараҳтони мевагии Тоҷикистони марказӣ ва роҳҳои истифодабарии онҳо" ҷамъбаст намуда, онро ҳамчун рисолаи илмӣ дар шаҳри Ленинград (Санкт - Петербург ҳозира) бо муваффақият дифоъ намуда, сазовори унвони номзади илмҳои биология шуд.

Тилло Бобоевро соли 1971 бо роҳҳати Вазорати маорифи Ҷумҳурӣ ба Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба кор фиристоданд. Он солҳо дар донишгоҳ муҳақасси соҳаи илми биология намерасид. Ў ҳамчун олимӣ ҷавон ба донишҷӯён аз нозуриҳои илми биология умумӣ ва хосса Тоҷикистон лексияҳои пурмазмун меҳонд. Ҳамчунин, беш аз 10 сол декани факултети педагогика ва психология ва байдар ба вазифаи но-



беоби минтақаи шимоли Кўлоб дараҳт сабз мешавад. Воқеан, дар ду-се соли аввал бунёдгузори бοғ заҳмати зиёде мекашид. Бисёр дараҳтон аз нарасидани об ва бешира будани замин ҳуշк мегардианд. Вале Тилло Бобоев аз ин нобарориҳои ибтидои кор маъюсу ноумед нағашт. Ў бо умеди ниятҳои нек ба оянда менигарист. Дар яке аз сафарҳояш Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурӣ Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомали Раҳмон ба дидани Боги ботаникӣ ташриф оварда, заҳмату ҷонғидони Тилло Бобоевро мушоҳида карда, ба ў таҳсиин меҳонад. Аз пайи қадами муబораки Ҷаноби Оли бοғ бо об таъмин гардид. Соҳиби боги навбунёд ва зердастонаш аз ин иқдоми неки Пешвои миллат, Президенти ҷумҳурӣ рӯҳу илҳом ва нерӯи тоза пайдо намуда, баҳри ободу сарсабз нигоҳ доштани дараҳтони бοғ кӯшишу ғайрати том намуданд. Дар натиҷа Боги ботаникни шаҳри Кўлоб ба яке аз бοғҳои машҳури ҷумҳурӣ табдил ёфт. Дараҳтони ороишии боги бунёдкардаи Тилло Бобоев дар андак муддат ҳаридорону дӯстдорони худро ёфт. Акнун баҳри дастрас кардани дараҳтони ороиши сарсабзи Боги ботаникни шаҳри Кўлоб аз тамоми навоҳии вилояти Ҳатлон муштариён мемомаданд. Ҳуди Тилло Бобоев аз бοғаш чанд дараҳт канда бурда дар бοғи наҳзи Қасри Миллат табаррукан мешинад.

нонад, ки ин барояш ифтиҳори баланд буд.

Боги ботаникни бунёдкардаи ин марди шариф имрӯз ба як маркази тарбияи қадрҳои соҳаи биология табдил ёфтааст. Ҳар рӯз даҳҳо донишҷӯёни мактабҳои олии шаҳри Кўлоб, коллеҷу муҳасилони мактабҳои миёна баҳрӣ шиносолӣ бо табииати зинда ва таҷрибаомӯзӣ ба ин макони муқаддас ташриф меоранд.

Бо ҳидоят ва раҳнамоии падар фарзанди қалонии оила, Мариё ба омӯхтани масъалаҳои мушкили илми биология машғул шуда аввалин ба унвони номзадӣ ва байдар ба гирифтани номи пуршарафи доктори илмҳои биология мушарраф гардид.


Баъди роҳҳати қиблагоҳ (2018) сарварии Боги ботаникни шаҳри Кўлобро фарзанди арҷуманди устод доктори илми биология Мариё Бобоев ба уҳда дорад.

Тилло Бобоев дар зиндагӣ марди хоккору таваҷӯҳпеша, дар илм олимӣ забардасти шинохта, дар кор шахси ҷиддию саҳтгир, дар муносибат бо дӯстону атрофиён бисёр шахси азизу меҳрубон буданд. Ҳудованд рӯҳашро шоду гӯрашро пурнуру қабрашро ба яке аз бοғҳои ҷаннат, ки инро ҳуди ў орзу дошт, мубаддал гардонад.

**Тиллои Бобо ҳақиқатан тилло буд,
Дар фазлу ҳунар миёни мо якто буд.
Ҳамсүҳбати нек, суханвари воло буд,
Бо қадаки паст садри маҳфилҳо буд.**



Аксҳои гӯё



Касе, ки маро бад мебинад, ман ҳайрон намешавам. Барои он, ки ман барои ба касе маҳқул шудан зиндагӣ надорам...

@darsiadab


Ба кроссворди шумора гузашта 18 нафар хонанда чавод пешниҳод кардаанд, ки аз ин шумора 1 нафар кроссвордо бехато пешниҳод карданд: Бобоев Бахтовар (14.03.2022, соати 10:20, 1 хато), Шамшоди Чамшед (14.03.2022, соати 10:36, бехато), Боймуродова Мадина (14.03.2022, соати 10:58, бехато), Холматова Шахноза (14.03.2022, соати 11:06, 1 хато), Хуршедаи Сайвалий (14.03.2022, соати 11:48, 1 хато), Раҳимова Оламбӣ (14.03.2022, соати 12:12, 1 хато), Омінаев Абдулваис (14.03.2022, соати 12:20, 1 хато), Тошматов Ҳусрав (14.03.2022, соати 13:21, 2 хато), Таширифа Маълуда (14.03.2022, соати 15:35, 1 хато), Ниёзбековиқен М. (14.03.2022, соати 15:50, 2 хато), Қаландарова Зарина (15.03.2022,

ГОЛИБИ КРОССВОРД МУАЙЯН ШУД!

пеш аз дигарон чавобхояшонро дуруст пешниҳод кардааст. Дар ин шумора ду голиб муйян мекунем, ки Шамходи Чамшед ва Боймуродова Мадина мебошанд, зеро чавобхо бехато ва пеш аз дигарон пешниҳод гардидаанд.

Хонандае, ки ҷаобоҳои худро аз назар гузаронидан меҳоҳад, мешавонад ба идораи рӯзномаи ташриф бисовад.

Мұхлами қабулы қаө обходи кроссворди мазкур то 8.04.2022 мұайян шудааст.



ДИККАТ!

**ХОНАНДАЕ, КИ ПЕШ АЗ ҲАМА КРОССВОРДРО БЕХАТО ПУР КАРДА, БА ИДОРАИ РЎZNOMA ПЕШНИҲОД МЕКУНАД, БО МУКОФОТИ ПУЛӢ
ДАР ҲАЧМИ 100 СОМОНӢ ҚАДРДОНӢ КАРДА МЕШАВАД.**

**МУАССИС:**

**ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБ
БА НОМИ АБУАБДУЛЛОҲИ РӯДАҚӢ**

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

МИРАЛИЗОДА АБДУСАЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор,
ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО,
доктори илмҳои фалсафа, профессор

ХОЛИҚЗОДА АЙНИДДИН,
номзади илмҳои филологӣ, дотсент

ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ,
номзади илмҳои филологӣ, дотсент

ГУЛОМОВ ИСЛОМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

АБДУЛЛОЕВ МАҲМУД,
доктори илмҳои таърих, профессор

МИРЗОЕВ САЛИМ,
доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ИЗЗАТУЛЛОЕВ КУГАН,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

ЗАФАР МИРЗОЁН,
ховаршинос, профессори фахрии
донишгоҳ

РАФИЕВ САФАРХОН,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

НАЗАРОВ ҲОТАМ,
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

АБДУСАМАДЗОДА ЭРАҶ,
номзади илмҳои филологӣ,
дотсент

САРМУҲАРИР:
ҶАҲОНГИР РУСТАМШО,
номзади илмҳои филологӣ, дотсент

Андеша ва ақидаҳои нашршудаи шахсии муаллифон дар мақолоту гузоришиҳо ақида расмии ҳайати эҷодии рӯзнома маҳсуб намешавад. Дурустии асноду далели мақолаҳо ба уҳдаи муаллиfon ast.

Рӯзнома дар ЧДДМ
“Мега-принт” ба табъ расидааст.
Адади нашр 6000

Нашрия дар Вазорати
фарҳанги Чумхурии Тоҷикистон №030/
Р3-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд
гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешаванд.
Рӯзнома тариқи обуна дастрас
мегардад.

НИШОНӢ:
735360. ш.Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корӣ: (8332) 3- 31- 15,
мобилий: 985-76-77-12; 981-00-02-19

ЗОДРӮЗ МУБОРАК БОШАД, УСТОД!

Рӯзи 22-юми март Мирали Зода Абдусалом Мустафо, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ зодрӯз доштанд.

Раёсат, ҳайати профессорону устодони донишгоҳ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи “Анвори Ҷониш” у-

тоди гиромиро ба ин санаи муборак самимона табрику таҳният гуфта, аз даргоҳи Ҳудованд барояшон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани нерӯманд ва дар кору фаъолиятиашон барор хоҳонанд.

Устод Мирали Зода Абдусалом дар ҳама ҳолат зимни роҳбарӣ бо зердастон муносибату бархурди самимӣ, сидқӣ дошта, дари дафтари кориаш ҳамеша барои муроҷиаткунандагон боз аст. Сарбози ҳамеша омода ба хидмати ўҷеҳро бозу лабони пуртабассум аст, ки дар ниҳоди тарафизояту дилгарӣ умед эҷод мекунад. Бо кирдору амали нек ба зиндагии касе беҳбуд баҳшидан, қалби ўро шод кардан ва муҳим аз ҳама умеду ризоят баҳшидан вижагии хосест, ки вирди забони мардум аст. Вуҷуди эшон моломоли масъулията, инсоният, фурӯтани ҳоккорист. Корномаи устод дар ҳама симатҳо шохисҳову барчастагиҳо зиёд дорад.

Итминони комил дорем, ки про-

фессор Мирали Зода Абдусалом бо донишу маҳорати баланди кордониву роҳбарии худ дар амали намудани ормонҳои миллии мардуми тоҷик ва ҳадафҳои созандай давлат боз ҳам пешгому ташабbuskor ҳоҳад монд. Дар ин ҷода басо пурмасъулията ба эшон оғияти комил ва комёбихои тозаро хоҳонем.

Бароятон дар ин рӯзи ҳуҷастапай оғиятмандию ҳуррамӣ, умри бардавом, саодати бегазанд, некрузиву комронӣ, муваффақиятио пешсафӣ ва фатҳи қуллаҳои баланди эҷодиро орзумандем. Бигузор пайваста дилатон шоду рӯзгорaton пур аз ҳӯшиҳо бошад!

Чу Саъдӣ пир гардӣ, кам набинӣ,
Чу Ҳофиз шод бошӣ, кам набинӣ.
Чу Ҷомӣ оқилу фарҳунда бошӣ,
Чу Сино дар дилу дар дида бошӣ.

Бигузор қабутари орзуҷояton дар тӯғёни ӯқёнусҳои беохир сайри бурдабориҳо дошта бошад.

Зодруzaton муборак, устоди гиromi!

СОПРӮЗ ҲУҶАСТА БОД!

Маъмуният, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи “Анвори Ҷониш” омӯзгорон ва кормандони зерини донишгоҳро, ки моҳи апрели солиёни гуногун таваллӯд шудаанд, табрику таҳният гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани нерӯманд ва дар кору фаъолиятиашон комёбихои беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша чун кӯҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ ҳушбабён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шуҳратманд ва чун Ҷомӣ ҳоккор бошад! Ҳеч гоҳ БАҲТ ва ХИЗР кошонаи шуморо тарқ насозанд! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама сарсар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Ҳушиву ҳурсанӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамсафаратон бод!

Бигузор дар умратон баракат ва дар қасбатон муваффқият пайваста амали гардад.

1. НАЗАРЗОДА ПИРАЛИ, 01.04.1957, номзади илмҳои сиёсӣ, дотсент, мудири кафедраи таърихи ҷаҳони тоҷик;
2. БОЗОРОВ САЛИМ, 01.04.1972, асистенти кафедраи таърихи ҳақиқи тоҷик;
3. ГИҶЕЕВ АБДУНАЗАР, 01.04.1968, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи мусосири рус;
4. ГАДОЕВ ШЕРАЛИ, 01.04.1988, мудири кафедраи география ва сайёсӣ;
5. ҲАЛИМОВА МАВҶУДА, 01.04.1960, саромӯзгори кафедраи адабиети ҳоригӣ бо МТЗАР;
6. БОБОХОНОВ ҶАМШЕД, 01.04.1988, асистенти кафедраи методикаи таълими информатика;
7. ПИРМАДОВА ЗЕБОНИСО, 01.04.1978, фарор;
8. АШУРОВ СОДИРХОН, 02.04.1968, асистенти кафедраи мудофиияи граждани ва ОДҲ;
9. ФИРӯЗИ ИЛҲОМ, 02.04.1991, асистенти кафедраи фалсафа;
10. ДАВЛАТОВ ҲУДОӢ, 02.04.1994, асистенти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълими он;
11. ДИЛАФРӯЗИ ҶАҶАБЗОДА, 02.04.1989, асистенти кафедраи таҳсилоти ибтидӣ;
12. СУЛТОНОВА ҚУРБОНӢ, 02.04.1966, асистенти кафедраи математикаи таълими он;
13. АКБАРОВА МАҲРАМӢ, 03.04.1980, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи таҳсилоти ибтидӣ;
14. НАЗАРОВ ҲОТАМШО, 03.04.1985, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, ноиби ректор онд ба тарбия;
15. ОДИНАЕВ ДУРАНДЕШ, 04.04.1994, асистенти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълими он;
16. ШАФИЕВ БАҲТИЕР, 04.04.1986, саромӯзгори кафедраи молия ва қарз;
17. ИСМОНОВ МАҲМАДУЛЛО, 05.04.1995, асистенти кафедраи мудофиияи граждани ва ОДҲ;
18. ИКРМОВ ШОДӢ, 05.04.1996, асистенти кафедраи молия ва қарз;
19. ҲУҶОЙДОДОВА ОБИДАМО, 07.04.1976, саромӯзгори кафедраи педагогикии умумидонишгоҳӣ;
20. БОҚИЕВ РУЗИБЕК, 08.04.1958, номзади илмҳои таърих, мудири кафедраи таърихи ҳақиқи тоҷик;
21. АБДУЛЛОЕВ ДОНИӢ, 08.04.1954, асистенти кафедраи мудофиияи граждани ва ОДҲ;
22. АБДУЛЛОЧОНОИ ҲОТАМ, 10.04.1994, асистенти кафедраи педагогикии умумидонишгоҳӣ;

23. ЗУБАЙДОВА МИҶГОНА, 10.04.1984, асистенти кафедраи фалсафа;
24. НУРМАТОВ ҶУҶУҲОН, 10.04.1975, асистенти кафедраи забони русии умумидонишгоҳӣ;
25. ҲАФИЗОВ САИДҖОН, 10.04.1948, асистенти кафедраи биология ва методикаи таълими он;
26. ЯТИМОВ ҲОМИД, 10.04.1989, саромӯзгори кафедраи илмҳои компютерӣ;
27. САҒАРЗОДА ШИРИНҖОН, 11.04.1972, асистенти кафедраи журналистика;
28. РАҲМОНОВ ШАРБАТАЛИ, 12.04.1950, саромӯзгори кафедраи таҳсилоти математикии назарии функцияҳо;
29. НАЙМОВА ТАМАННӢ, 12.04.1995, лобарантি кафедраи методикаи таълими информатика;
30. САФИЕВ АБДУСАЛОМ, 13.04.1995, асистенти кафедраи ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ;
31. ҚУРБОНОВ МАҲМАДӢ, 13.04.1980, саромӯзгори кафедраи равоншиносӣ;
32. САҒАРОВ ПАРВИЗ, 13.04.1981, асистенти кафедраи бাহисобирии мудофиӣ ва аудит;
33. ТОШМАТОВ АБДУНАБӢ, 13.04.1957, номзади илмҳои физика ва математика, дотсенти физикаи умумӣ ва назария;
34. ГИҶЕЕВА ЭРКАМО, 13.04.1988, китобдор, корманди китобҳо;
35. ҲИСАЙНОВ ТЕШАҲОН, 16.04.1969, асистенти кафедраи химия ва методикаи таълими он;
36. НУРОВА НИГИНА, 17.04.1989, асистенти кафедраи забони русии умумidонишgoҳӣ;
37. МУЪМИНОВ ФИРДАВС, 17.04.1978, асистенти кафедраи таърих ва методикаи таълими таърих;
38. РАҲНОИ НУРАЛИ, 17.04.1992, асистенти кафедраи менеджмент ва маркетинг;
39. ГУЛОМОВ ЗИҚРУЛЛО, 17.05.1993, номзади илмҳои иқтисодӣ, саромӯзгори кафедраи менеджмент ва маркетинг;
40. БОБОЕВ САМАНДАР, 18.04.1996, асистенти кафедраи назарии иқтисодӣ;
41. ДАВЛАТОВ МИРАЛӢ, 19.04.1980, саромӯзгори кафедраи равоншиносӣ, дотсенти факултети омӯзгорӣ ва фарҳанг;
42. САИДҖОДА ҚУВВАТАЛИ, 20.04.1995, асистенти кафедраи фалсафа;
43. НУРАЛИЕВА ФАЗИЛАТМО, 20.04.1972, асистенти кафедраи мусосири рус;
44. НАЗАРОВА РУҚИЯМО, 21.04.1971, асистенти кафедраи мусосири рус;
45. МУҲАММАДҖОНИ АЗИЗУЛЛО, 30.04.1991, асистенти кафедраи молия ва қарз;